

ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

Бо ҳуқуқи дастнавис

ТДУ: 34точик(575.3)+343.2/7+343.977.340.6

ТКБ: 67.99(2точик)93+67.52+67.73+67.99(2)94

A – 37

АЗИМЗОДА ФИРДАВС АКБАРАЛӢ

**ҲУҚУҚВАЙРОНКУНӢ ВА ҶАВОБГАРИИ ҲУҚУҚӢ
МУВОФИҚИ ВАНДИДОД**

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
ҳуқуқшиносӣ аз рӯи иҳтисоси 12.00.01 – Назария ва
таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ
ва давлат

ДУШАНБЕ – 2025

**Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии
муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон иҷро гардидааст.**

Роҳбари илмӣ:

Саъдизода Ҷаҳонгир – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудири шуъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи Раиси шаҳри Душанбе.

Муқарризони расмӣ: **Бобоҷонзода Истроғил Ҳусейн** – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудири шуъбаи масоили назариявии давлат ва ҳуқуқи муосири Институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;

Мансурзода Амиршоҳ Мансур – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, сардори факултети №2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муассисай пешбар:

Муассисай таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти баъд аз муассисай олии таълими «Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш. Душанбе).

Ҳимояи диссертатсия санаи «09» декабри соли 2025, соати 10⁰⁰ дар ҷаласаи шуруи диссертационии 6D.KOA-018 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, кӯч. Буни Ҳисорак, бинои 11, ошёнаи 1, толори шуруи диссертационии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ) баргузор мегардад.

Бо мазмуни диссертатсия дар сомонаи www.tnu.tj ва Китобхонаи марказии илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо нишонии 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17 шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «_____» _____ соли 2025 тавзъеъ шудааст.

**Котиби илмии шуруи диссертационӣ,
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент**



Қодиров Н.А.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Пас аз ба даст овардани Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, эҳтиёҷ ба эҳё ва бознигари арзишҳои ҳуқуқии марбут ба давлатдории бостонии ҳалқи тоҷик, аз ҷумла низоми ҳуқуқии давраи зардуштӣ, эҳсос гардид. Маҳз ҳамин давра яке аз сарчашмаҳои аслии ташаккули тамаддуни умумибашарӣ ба ҳисоб меравад. Ҳалқи тоҷик, ки дорои таърихи бисёрсола ва бой аст, ҳанӯз ҳазорсолаҳо пеш аз замони мусир низомҳои ҳуқуқиро ба кор мебурд, ки ҷиноят ва ҷавобгариро муйян мекарданд ва ба танзими муносибатҳои иҷтимоӣ равона шуда, бо рӯҳи башардӯстӣ фарқ мекарданд.

Дар ин росто, мушкилоти ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ тибқи Вандидод яке аз масъалаҳои мубрам ва баҳсбарангези таърих ва назарияи давлат ва ҳуқуқ ба шумор меравад. Омӯзиш ва пажӯҳиши ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ тибқи Вандидод на танҳо ҷанбаи назариявию таъриҳӣ, балки ҷанбаҳои амалӣ низ дорад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми баромадҳои худ аз зиёён ва олимони кишвар даъват ба амал меоранд, ки дастовардҳои таърихии ҳалқамонро бештар тарғиб намоянд: «Вобаста ба вазъи имрӯзаи ҷаҳон, ки бухронҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву ахлоқӣ таъсир мерасонанд, олимони ҷомеашиноси мо бояд дастовардҳои таърихии ҳалқамонро бештар тарғиб намоянд ва таҳқиқоташонро ба тақвияти пояҳои давлату давлатдории миллиамон ҳамчун омили муҳимтарини ҳифз ва таҳқими Истиқлолияти давлатӣ равона созанд» [11, с. 5]. Инчунин, Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот бо намояндагони илму маориф таъкид намуданд, ки «таҳияи осори илмӣ бояд бо манфиатҳои миллӣ мутобиқат дошта, дар он принципҳои дунявият, асосҳои соҳтори конститутсионӣ, таҳқими сулҳу ваҳдати миллӣ ва эҳсоси ватандӯстӣ ба таври устувор инъикос ёбанд» [48].

Дарвоқеъ, Истиқлоли давлатӣ боис гардид, ки олимону пажӯҳишгарон ва фарзандони баруманди ин ҳалқ ба таърихи бойю рангин ва дастовардҳои аҳди бостони ниёғони миллати худ

бештар рӯ оваранд. Тамоюли мазкурро суханронӣ ва андешаҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон илҳоми тоза баҳшиданд. Президенти ҶТ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми соли 2014 ба Мачлиси Олии ҶТ иброз намуданд: «Вазифаи муҳимми олимони кишвар бо дарназардошти шароити давлати соҳибистиқлол таҳқиқ намудани таърихи пурифтиҳори миллат, проблемаҳои фалсафа ва адабиёту фарҳанги бою рангорангӣ тоҷикон, поку бегазанд нигоҳ доштан ва таҳқим баҳшидан ба мақоми забони давлатӣ, тоза нигоҳ доштани забони мӯшират, эҷоду эҳёи забони илмии тоҷикӣ, арҷузорӣ ба арзишҳои таърихӣ ва ба ҷаҳониён ба таври шоиста муаррифӣ намудани дастовардҳои ниёғон мебошад» [47].

Таъриҳ гувоҳ аст, ки ниёғони миллати тоҷик на танҳо дар самти осори адабӣ, балки бо таҷрибаи пешрафтаи идораи давлат, санадҳои ҳуқуқии пешкадам ва қонунҳои инсондӯстонаву инсонмехвар байни ҳалқҳои аҳди бостон мақом ва мартабаи шоиста доштанд. Ҳарчанд ниёғони мо дар дарозои таъриҳи борҷо мавриди ҳуҷуми аҷнабиён қарор гирифта бошанд ҳам, бисёре аз сарчашмаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ, аз ҷумла Авесто то замони мо бοқӣ мондааст. Авесто қуҳантарин асари динӣ, адабӣ ва таърихии тоҷикон, сарчашмаи асосии низомии ҳуқуқии зардуштий ва дастури муҳимми рӯзгори зардуштиён ба ҳисоб меравад. Авесто сарчашмаест, ки дар он муҳимтарин меъёрҳои ҳаёти ҷомеа пешбинӣ шудаанд. Меъёрҳо ва муқаррароти Авесто аз номи Аҳуро Маздо эҷод шуда, ба воситаи асосгузори дини зардуштий, яъне пайдар Зардушт ба ҷомеа паҳн шудааст. Мувофиқи маъхазҳо, таълимоти зардуштий, ки манбаи асосии он Авесто маҳсуб мешавад, дар сарзамиනҳои Боҳтар, Суғд, Ҳоразм, Фарғона, Помир, Ҳурросон, қисмати мулкҳои Паси Қафқоз ва сарзамиනҳои Эрони Ғарбӣ ҳамчун таълимоти расмӣ ва ҳуқуқи расмӣ амал мекардааст ва муносибатҳои ҷамъиятий дар асоси Авесто танзим мешудаанд. Авесто ном ё қалимаест баргирифта аз форсии миёнаи «apastak», баъдтар «awastay», ки тарҷумайи таҳтуллафзии он асос, муқаррарот, нишондод, ҳамднома мебошад [4, с. 59]. Авестое, ки имрӯз дар даст дорем, самари саъю талоши зардуштиёни Ҳиндустон аст, ки бар дини бостонии ниёғони худ содик мондаанд ва ин китоби муқаддаси

зардуштиро, ки фарҳангу тамаддун ва забони қуҳани эронӣ ва боарзиштарин санади хаттии Эрони Бостон аст, нигоҳ доштаанд. Китоби Авесто чандин бор дар қишварҳои гуногун, чун Ҳиндустону Эрон, Тоҷикистон ва қишварҳои Аврупо ба нашр расидааст, ки ба назари авестошиносон ҳарчанд аз назари суннат арзишманданд, аммо аз диdi илмӣ-интиқодӣ, ҷунонки бояд, мустанад нестанд. Дақиқтарин ва илмитарин чопе, ки дар пажӯҳишҳои илмӣ аз он истинод мешавад, нашрест, ки Карл Фридрих Гелднер, авестошиноси олмонӣ пас аз муқоиса ва баррасии беш аз 130 дастнависи муҳталиф омода кардааст. Шоирони аҳди Сомониён, ки дорои ифтихори миллӣ буданду ба шовинизми арабӣ нафрат доштанд, аз фарҳангу адабиёти аҳди бостон, хосса аз Авесто ва «Занд»-у «Позанд» ба ифтихор ёд кардаанд.

Ҷунончи, дар як байти Рӯдакӣ номи Авесто ба шакли Абисто омадааст:

*Ҳамчу муаммост фахру ҳиммати ӯ шарҳ,
Ҳамчу Абистост фазлу сирати ӯ Занд.*

Асосгузори таълимоти зардуштӣ Зардушт мебошад, ки дар сисолагӣ рисолати паёмбариаш зухур намуда, шоҳаншоҳи Балҳро бовар кунонида, то оини ўро эътироф намояд. Олимон маънии лугавии номи Зардуштро гуногун ба қалам додаанд. Аз ҷумла дар тамаддунҳои ҷаҳонӣ ўро Зороастр, Заратуштра ё соҳиби уштури зард низ ном мебаранд. Зардушт писари Пурушасп аз авлоди Спантаман буда, таълимоти худро аз номи Аҳуро Маздо дар ҷомеаи аҳди бостон тарғиб мекард. Таълимоти ҳуқуқӣ ва динии Зардушт дар Авестои ҷовидон мунъакис гардидааст. Авесто аз 21 қисм таркиб ёфтааст, ки то ба имрӯз 5 қисми он боқӣ мондаанд. Яке аз баҳшҳои калидии китоби муқаддаси Авесто – Вандидод ба шумор меравад, ки дар он масъалаҳои муҳимми марбут ба ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба таври возеҳ инъикос ёфтаанд. Таҳлили илмии ин сарчашма метавонад саҳми арзандае дар рушди назарияи ҳуқуқ ва такмили қонунгузории муосири Ҷумхурии Тоҷикистон гузорад. Вандидод ҳамчун яке аз муҳимтарин ва бонуфузтарин манобеи ҳуқуқии зардуштӣ ва мероси қонунгузории тамаддуни бостонии тоҷикон маъруф аст. Ин санади қадимӣ, ки ба ҳайси як

навъи кодекс хизмат мекунад, дорои аҳаммияти баланди илмӣ буда, омӯхтани он барои таҳқиқоти ҳуқуқшиносӣ ва фаъолияти қасбии ҳар ҳуқуқдон хеле муҳим ба ҳисоб меравад. Ба ибораи дигар, Вандидод ганчинаи пурасори ҳуқуқии миллати тоҷик ва кодекси фарогири аксарияти соҳаҳои ҳуқуқӣ буда, ҳанӯз дар аҳди бостон муносибатҳои ҳуқуқии ҷиноятӣ, маданиӣ, маъмурий, экологӣ, оилавӣ ва гайраро танзим менамудаст. Фазои ҳуқуқии аҳди бостон дар баробари дигар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ маҳз тавассути Вандидод танзим мегардид.

Дар таърихи давлатдории тоҷикон ва сарнавишти миллати тоҷик соҳибиستикӯл гардидани ҶТ неъмати бебаҳо арзёбӣ мегардад, ки саҳифаҳои нави ҳаётро барои ҳалқи мо боз намуда, барои шинохт ва эҳё намудани арзишҳои фарҳанги миллии тоҷикон шароити мусоидро ба миён овард. Ба андешаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалий Раҳмон марҳилаи навин зарурати омӯзиш ва таҳқиқи амиқу ҳамаҷонибаи арзишҳои таърихиву фарҳангии ҷандинҳазорсолаи миллатро бар пояи воқеяти таъриҳ дар миён ниҳод [9, с. 96]. Омӯхтани таъриҳ танҳо донистани гузашта нест, балки ин барои шукуфои фардои ҳар як миллату давлат зарур аст. Имрӯз мардуми кишвар ба ҳудшиносӣ ва барқарор кардани хотираи таърихии ҳеш беш аз пеш ниёз дорад. Мо бояд аз таърихи гузашта сабақ бигирем ва барои ваҳдати комили миллӣ корҳои бузургоро ба анҷом бирасонем [10, с. 4-5].

Бинобар ин, омӯзиши ниҳоди ҳуқуқвайронқунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод ва дигар ҷанбаҳои он дар баробари баланд бардоштани ҳудшиносии миллӣ ва ошной бо гузаштаи пуритихор барои қонунгузории муосири ҶТ, аз аҳаммият ҳолӣ нест.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Дар назарияи давлат ва ҳуқуқ ба мағҳум, моҳият, мақсад, таснифот, намудҳои ҳуқуқвайронқунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ аҳаммияти қалон дода шуда, мавзуи мазкур мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Баъзе аз паҳдуҳои ҳуқуқвайронқунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар корҳои илмии анҷомдодаи донишмандон: У.А. Азиззода [24; 25; 26; 32], Г.С. Азизқулова [1], Б.Т. Базилев [2], Н.И. Бобоева [33], Ф.А. Бобохонов [34; 35], М.С. Богданова [36], Э.Б. Буризода [3; 27];

37], А.М. Диноршоқ [5; 28], З.Х. Зокирзода [38; 39], Ш.Ф. Искандаров [40], Ш.М. Исмоилов [6], Н.Ш. Қурбонализода [41], М.А. Маҳмудзода [7], А.С. Мордоветс [42], Э.С. Насриддинзода [8], А.И. Петелин [29], И.Н. Радко [43], М.З. Раҳимзода [30], Ҷ. Саъдизода [44], И.Н. Тихоненко [45], А.Ф. Холиқзода [14; 15; 16; 17; 18; 19], М.М. Холинова [46], С. Ҳасанов [20], Ш.Т. Шарипов [21; 22; 23], Р.Ш. Шарофзода [12; 13; 31] то андозае инъикоси худро ёфтаанд. Аммо қобили тазаккур аст, ки дар мавзуи ҳуқуқвайронкунй ва ҷавобарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод таҳқиқоти фарогири монографие анҷом дода нашудааст. Ин ҳолигӣ пажӯҳишҳои минбаъдаи илмиро, ки ба амиқ омӯхтани мавзуи мазкур равона шудаанд, боз ҳам мубрам мегардонад.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзузъҳои илмӣ. Рисолаи илмӣ дар доираи барномаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқӣ инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон – «Масъалаҳои назариявии инкишофи низоми ҳуқуқии ҶТ дар партави равандҳои ҷаҳонишавӣ барои солҳои 2021-2025» омода гардидааст.

ТАВСИФИ ҮМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот таҳлили ҳамаҷонибаи ҳуқуқвайронкунй ва ҷавобарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод мебошад ва он имкон медиҳад, ки вижагиҳои хоси мавзуи мавриди назар муайян карда шуда, мағҳум, мақсади иҷтимоӣ, усулҳои амалий ва таъсири мутақобилаи он бо қонунгузории мусоири ҶТ ошкор карда шавад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба мақсадҳои таҳқиқоти диссертационӣ баррасии илмии вазифаҳои зерин зарур мебошанд:

- таҳқиқи низоми ҳуқуқии зардуштӣ ва арзишҳои инсонпарваронаи дар он ҷойгирифта;
- омӯзиши равандҳои ташаккул ва инкишофи мағҳумҳои ҳуқуқвайронкунй ва ҷавобарии ҳуқуқӣ дар доираи таълимоти ҳуқуқии зардуштӣ;
- арзёбии Вандидод ҳамчун як манбаи муҳимми таъриҳӣ ва ҳуқуқӣ;

- таҳлили мафҳуми ҳуқуқвайронкунӣ ва гурӯҳбандии он тибқи муқаррароти Вандидод;
- бознигарии назариявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои он дар матни Вандидод;
- муқоисаи муҳтавои ҳуқуқвайронкунӣ тибқи Вандидод бо муқаррароти қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- баррасии ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод ва таносуби он бо қонунгузории ҔТ;
- таҳқиқи Вандидод ҳамчун заминаи таърихӣ-ҳуқуқии қонунгузории миллӣ.

Объекти таҳқиқот. Таҳқиқот ба омӯзиш ва таҳияи яке аз масъалаҳои муракқаби илми таърих ва назарияи давлат ва ҳуқуқ – ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод баҳшида шудааст.

Мавзӯъ (предмет)-и таҳқиқот. Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ аз меъёрҳое иборат мебошад, ки низоми ҳуқуқии зардуштия ва арзишҳои башарии он, ташаккул ва инкишофи ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар низоми ҳуқуқии зардуштия, Вандидод ҳамчун сарчашмаи таърихӣ-ҳуқуқӣ, мафҳум ва таснифоти ҳуқуқвайронкунӣ мувофиқи Вандидод, ҳуқуқвайронкунӣ мувофиқи Вандидод ва таносуби он бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод ва таносуби он бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегирад.

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот). Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур фарогири ду марҳилаи ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошад: 1) ташаккул ва инкишофи ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар пасманзари низоми ҳуқуқи зардушти; 2) Ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод ва таносуби онҳо бо қонунгузории ҔТ. Дар доираи таҳқиқоти диссертатсионӣ ташаккул ва инкишофи ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ ва мусоир баррасӣ гардидааст. Давраи таҳқиқоти диссертатсионӣ фарогири солҳои 2021-2025 мебошад.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосҳои назариявии диссертатсияро корҳои илмӣ-назариявии олимони ватанию ҳориҷӣ, ки ба паҳлуҳои гуногуни ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод бахшида шудаанд, пурра менамоянд. Дар таҳияи диссертатсияи мазкур муаллиф ба осори илмии У.А. Азиззода, Н.И. Бобоева, Ф.А. Бобохонов, Э.Б. Буризода, А.М. Диноршоҳ, З.Х. Зокирзода, А.И. Имомов, Ш.Ф. Искандаров, Н.Ш. Қурбонализода, М.А. Маҳмудзода, Э.С. Насриддинзода, М.З. Раҳимзода, Д.С. Раҳмон, С.А. Раҷабзода, Б.А. Сафарзода, Н.Ф. Сафарзода, Ҷ. Саъдизода, А.Ғ. Холиқзода, М.М. Холинова, Ш.Т. Шарипов, Р.Ш. Шарофзода ва дигарон такя намудааст.

Асосҳои методологии таҳқиқот. Асосҳои методологии таҳқиқоти диссертациониро усулҳои умумииилмӣ ва маҳсуси ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд. Аз ҷумла дар таҳқиқи диссертатсия усулҳои диалектикӣ, мантиқӣ-забонӣ, оморӣ, шаклӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, таъриҳӣ-ҳуқуқӣ бештар истифода гардидаанд.

Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод ба воситаи усули диалектикӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Усули мазкур имконият дод, ки воқеяни ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод дар давраҳои таъриҳӣ таҳлил карда шавад. Усули мантиқӣ-забонӣ дар таҳлил ва пешниҳоди дурустӣ истилоҳ, мағҳумҳо ва истилоҳоти ҳуқуқии дар таҳқиқоти диссертационӣ истифодагардида мусоидат намудааст. Дар заминаи усули мазкур истифодай якхела ва дурустӣ истилоҳ, мағҳумҳо ва ибораҳои ҳуқуқӣ аз назари мантиқӣ ва забонӣ пешниҳод гардидаанд. Дар заминаи усули шаклӣ-ҳуқуқӣ ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод ҳамчун падидаи сирф ҳуқуқӣ баррасӣ гардидааст. Тавассути усули муқоисавӣ-ҳуқуқӣ қонунгузории ҶТ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии давлатҳои ҳориҷӣ дар самти ҷавобгарии ҷиноятӣ бо муқоиса бо масъалаҳои ҳуқуқии Вандидод барои падидаҳои алоҳида омӯхта шуда, шабоҳат ва тафовут миёни онҳо муайян гардидааст. Тибқи усули муқоисаи давлативу ҳуқуқӣ муқоисаи қонунгузории ҷиноятии давлатҳои аъзои ИДМ бо КҔ ҟТ оид ба

муносибати бераҳмона нисбати ҳайвонот сурат гирифт. Бо истифода аз усули таърихӣ-ҳуқуқӣ паҳлуҳои таърихии масъалаи ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ тибқи Вандидод мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Усулҳои мазкур дар якҷоягӣ имконият фароҳам оварданд, то таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳамаҷониба, пурра ва объективона гузаронида шуда, вазифаҳои гузошташуда ҳалли худро пайдо намоянд.

Заминаҳои эмпирикӣ. Заминаҳои эмпирикӣ таҳқиқотро муқаррароти Конститутсияи ҶТ, Кодекси ҷиноятии ҶТ, Кодекси мадании ҶТ, Кодекси оилаи ҶТ, Кодекси меҳнати ҶТ, қонунгузории алоҳидаи замони мусир, давраи шуравӣ, меъёрҳои ҳуқуқии сарчашмаҳои ҳуқуқи мусулмонӣ ва низоми ҳуқуқи зардуштӣ, баҳусус Авесто ташкил додаанд. Дар баробари санадҳои миллӣ, инчунин, баъзе қонунгузории давлатҳои алоҳида мавриди истифода қарор гирифтаанд. Муҳимтарин замина ва роҳнамои таҳқиқот Паёмҳои ҳарсолаи Президенти ҶТ ба Маҷлиси Олии ҶТ ба ҳисоб мераванд.

Навгонии илмии таҳқиқот. Навгонии илмии таҳқиқот дар он ифода мейёбад, ки диссертатсиияи мазкур нахустин пажӯҳиши мукаммали илмӣ дар мавзуи «Ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқи мувофиқи Вандидод» ба ҳисоб меравад.

Нуктаҳои асосии диссертатсия, ки ба ҳимоя пешниҳод карда мешаванд, навгонии рисолаи илмӣ ва натиҷаҳои ҳалли вазифаҳои гузошташударо инъикос менамоянд, ки онҳоро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намудан мумкин аст:

- Бори аввал низоми ҳуқуқии зардуштия ва арзишҳои башарии он мавриди омӯзиши монографӣ қарор дода шуд;
- Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар низоми ҳуқуқии зардуштия бори аввал баррасӣ гардида, муайян карда шуд;
- Нахустин бор Вандидод ҳамчун сарчашмаи таърихӣ-ҳуқуқӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта, мағҳум ва таснифоти ҳуқуқвайронкунӣ тибқи Вандидод ошкор карда шуд;
- Бори аввал мағҳум ва таснифоти ҷавобгарии ҳуқуқӣ тибқи Вандидод ошкор ва таносуби он бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд;

– Моҳияти ҷавобгарии ҳуқуқӣ тибқи Вандидод ва таносуби он бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал муайян карда шуд;

– Тавсияҳо барои ҳалли мушкилоти қонунгузорӣ, назария ва амалияи ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба мавзуи таҳқиқшавандада пешниҳод карда шуданд.

– Вандидод ҳамчун заминаи таъриҳӣ-ҳуқуқии қонунгузории миллӣ баррасӣ шуда, умумият ва тафовути меъёрҳои қонунгузории соҳавии ҔТ бо меъёрҳои Вандидод муайян карда шуд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшавандада. Навгонии илмии таҳқиқот бо нуктаҳои илмии зерин, ки ба ҳимоя пешкаш карда мешаванд, собит мегардад:

1. Низоми ҳуқуқии зардуштӣ бар мабнои Авесто асос ёфта, бисёр падидаҳои ҳуқуқие, ки дар низомҳои ҳуқуқии романӣ-олмонӣ, англо-саксонӣ ва мусулмонӣ амал менамоянд, аз низоми ҳуқуқии зардуштӣ сарчашма мегиранд, ба монанди якканикоҳӣ, розигии тарафайн дар никоҳ, ҳифзи ҳайвоноти хонагӣ, ҷуброни зарар ё ҳариди гуноҳ ва амсоли инҳо. Ҷазоҳои ҷиноятӣ дар намуди қатл, ҷазои ҷисмонӣ, мусодираи молу мулӯ, ҷуброни зарар бо роҳи додани моликият (қисман ва ё пурра), бадарға аз ҷамъият ва ғ. дар Вандидод дарҷ ёфтаанд. Вале дар бештарӣ ҳолатҳо ҷазоҳои ҷарима, мусодираи молу мулӯ, додани моликият ҳамчун ҷуброни зарар (ҳаридани гуноҳ) ва ғ. мавриди корбурд қарор мегирифт, ки далели васеъ будани доираи ҷазоҳо мебошад. Сарчашмаҳои таъриҳӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки аҷдодону ниёкони мо барои муносибати бераҳмона нисбати ҳайвонот ҷавобгарӣ дар намуди ҳаридани гуноҳ ё кафорат татбиқ менамуданд. Аз ин рӯ, зарурати аз нав эҳёву барқарор кардани ниҳоди мазкур ба миён омадааст.

2. Низомҳои таъриҳӣ-ҳуқуқии Тоҷикистон дар баъзе масъалаҳо нисбат ба низоми ҳуқуқии мусосир ба пешравиҳо ноил гардида буд ва нисбат ба ҳуқуқу озодиҳои инсон аз ҷиддият кор гирифтааст. Масалан, ҳариди гуноҳ яке аз падидаҳои мебошад, ки дар замони ҳуқуқи зардуштӣ амал мекард. Агар низоми ҳуқуқии зардуштиро бо низоми ҳуқуқии исломӣ дар муқоиса қарор дижем, дар низоми ҳуқуқии мусулмонӣ низ ин падида ба мушоҳида

мерасад. Дар низоми ҳуқуқи исломӣ институти фидия (каффораи гуноҳ) мавҷуд мебошад, ки тибқи он шахси муҷрим бо додани фидия (каффораи гуноҳ) аз ҷавобгарии ҳуқуқӣ озод карда мешавад. Дар ҳуқуқи зардуштӣ ин падида ба мағҳуми ҳариди гуноҳ ёд мешудааст. Муқоисаи мазкур муттасилӣ ва меросбарии таърихии падидаҳои ҳуқуқӣ ва рушди онҳоро дар ҷаҳорҷӯби низомҳои гуногуни ҳуқуқӣ нишон медиҳад.

3. Дар қаламрави Тоҷикистони таърихӣ тақрибан аз ҳазораи II то мелод то асри VII мелодӣ низоми ҳуқуқии зардуштӣ амал намудааст ва падидаҳои алоҳидай он ба низоми ҳуқуқии ғарбӣ ворид шуда, боз бо шаклу шамоили ғарбӣ ба қонунгузории муосири Тоҷикистон мунтақил гардидааст. Тоҷикон аз азал бунёдгузорони низоми ҳуқуқӣ буда, дар омезиш ба аньанаҳои ҳуқуқӣ меъёрҳои ҳуқуқиро эҷод намуданд, ки бо гузашти вақт ба низомҳои ҳуқуқии дигар мунтақил гардида, бо шаклу шамоили римӣ дар низоми ҳуқуқии имрӯза ворид гардиданд. Масалан, мувофиқи Авесто зан ҳуқуқ надошт, ки дар вақти бемории занонаи ҳайз ба оташ, об ва дигар ҷойҳои пок қадам ниҳад ва он ҷойҳоро нопок гардонад. Зани дар чунин ҳолат бударо «армешт» мегуфтанд ва ҷое, ки ў дар он нигоҳдорӣ мешуд, «армештгоҳ» («армештгос») меномиданд. Ў бояд пурра аз чунин ҳолат баромада, покиза мешуд ва сипас ба ҷомеа роҳ дода мешуд. Мувофиқи таълимоти Вандидод, ҷисми мурда начасу нопок аст, як шаҳс наметавонист ҷисми мурдаро танҳо бо худ бибарад. Ин кор бояд бо ёрии шаҳсони дигар анҷом дода мешуд, зеро ҳангоми интиқоли ҷасад аъзои ҷомеа метавонистанд сироят ёбанд ва ҷомеа нопок гарداد. Барҳилоғи ҳамаи мамнуот, агар чунин кор анҷом дода мешуд, пас, ўро низ нақли макон мекарданд ва дар ҷойҳои муайян маҳдуд мекарданд. Масъулиятшиносӣ, бовиҷдонӣ, ихтиёrona ва бидуни маҷбурсозӣ риояи қоидаҳои ҷамъиятӣ вижагиҳои асосии низоми ҳуқуқии зардуштӣ маҳсуб мешаванд, ки ҳамеша миёни мардум тарғиб мешудааст. Аз ин рӯ, дар ин низоми ҳуқуқӣ бемасъулиятӣ дар иҷрои вазифаҳо ва ҳунукназарӣ ба қоидаҳои ҷамъиятӣ ва рӯзгордории мардум маҳкум шудааст.

4. Мувофиқи м. 54 КҶ ҶТ, маҳдуд кардани озодӣ яке аз намудҳои ҷазо ба ҳисоб меравад. Дар натиҷаи пажӯҳиш муайян

карда шуд, ки аввалин генезис ё бавуҷудоии ҷазои маҳдуд кардани озодӣ аз низоми ҳуқуқии зардуштӣ оғоз меёбад. Мувофики сарчашмаҳо, ин намуди ҷазо бо таъсири низоми ҳуқуқии шуравӣ ба низоми ҳуқуқии Тоҷикистон, махсусан ба КҶ ҶТ ворид шудааст. Дар сарчашмаҳои аҳди бостон, аз ҷумла Вандидод баъзе меъёрхое пешбинӣ шудааст, ки шабеҳ ва ё ҳаммонанди ҷазои маҳдуд кардани озодӣ мебошанд. Ҳарчанд дар Вандидод истилоҳи «маҳдуд кардан» ё «нақли макон кардан» истифода гардида бошад ҳам, озодии ҳаракати инсонро дар ҷойҳои муайян маҳдуд мекарданд. Аз ин ҷо ҳулоса кардан мумкин аст, ки таъсири низоми ҳуқуқии зардуштӣ ба низоми ҳуқуқии шуравӣ, бавижана дар самти ҷиноят ва ҷазо расидааст.

5. Таҳлили меъёрҳои ҷиной-ҳуқуқии дар Авесто зикршуда нишон медиҳад, ки ҳанӯз дар давраҳои бостон ҷиноятҳо ва ҷораҳои ҷазодиҳӣ тибқи низомҳои нисбатан мураттаб муайян гардида буданд, ки дар онҳо шаклҳои гуногуни ҳуқуқвайронкунӣ, ҷавобгарии ҳуқуқӣ, маҳдудсозии озодӣ, ҳатто ҷазои қатл ва дигар навъҳои ҷазо дарҷ ёфта буданд.

6. Дар ҳуқуқи зардуштӣ фарзанддорӣ шарти муҳимми оиладорӣ дониста мешуд ва талоқ ихтиёри набуд. Ба назари мо, масъалаҳои мазкур бояд дар қонунгузории амалқунанда мавриди таваҷҷуҳи ҷиддӣ қарор дода шаванд. Зоро яке аз омилҳои парокандашавии оилаҳо маҳсуб меёбанд. Ҳуқуқвайронкунӣ бар мабнои Вандидод ин содир намудани кирдорҳое мебошад, ки ба муқобили мамнуиятҳо ё объектҳои таҳти муҳофизати Аҳура Маздо равона карда шудааст, фаҳмида мешавад.

7. Дар аксар маврид дар меъёрҳои умумипазируфташудаи амалқунанда дар Тоҷикистон падидаҳои ҳуқуқиеро метавон дучор омад, ки решা дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ доранд. Дар низоми ҳуқуқи ҷиноятии зардуштӣ ба масъалаи ҳифзи ҳаёти ҷанини инсон таваҷҷуҳи махсус зоҳир мешуд. Бар асоси меъёрҳои он давра, шахсе, ки сабаби марги қӯдаки дар батнбуда мешуд, таҳти ҷавобгарии ҷиддӣ қарор мегирифт. Ҳатто дар ҳолате ки зани ҳомила бо мақсади қатъи ҳомиладорӣ ба табиб муроҷиат мекард ва ў ин амалро анҷом медод, ҳар ду – ҳам табиб ва ҳам зан бо ҷазои қатл мӯҷозот мешуданд. Ба ин тартиб, то замони мо миқдори кофии меъёрҳо, падидаҳо ва консепсияҳои бунёдӣ нигоҳ

дошта шуд, ки чавҳари аслии онро адолат ва башардӯстӣ нисбат ба одамон, олами вуҳуш ва табиат ташкил медиҳад.

8. Дар Вандидод меъёрҳои ҳуқуқӣ ба тавре танзим шудаанд, ки мағҳумҳои ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ, инчунинроҳу усулҳои татбиқӣ ҷазо дар доираи муқаррароти мураттаби ҳуқуқӣ гурӯҳандӣ ва шарҳ дода шудаанд. Дар давраҳои қадим бештари падидаҳои илми ҳуқуқшиносӣ мушаххасу дақиқ шуда буданд. Ретсидави ҷиноят, суюқасд ба ҷиноят, шакли гуноҳ, намудҳои ҳуқуқвайронкунӣ, шартан татбиқ накардани ҷазо, авғва ғайра аз ҷумлаи ниҳодҳои ҳуқуқие мебошанд, ки то ҳол аз аҳаммияти илмию амалӣ орӣ нестанд. Падидаҳои ёдшуда лозим ба зикр аст, ки дар ҳоли ҳозир ҳам мубрам ба шумор мераванд.

9. Боз як ҳусусияти дигари Вандидод ин аст, ки ҳангоми қасд кардан ё омодагӣ доштан барои содир намудани ҷиноят, ретсидави ва дараҷаи вазнинии ҷиноятҳои содиршуда ба инобат гирифта мешуданд. Ҳамин тавр, тибқи таълимоти зардуштӣ ҷинояте, ки ҳанӯз шурӯъ наёфтаву боиси расонидани зарар нагардидааст, бояд аз бунёд решакан карда мешуд. Замони он расидааст, ки мо бояд падидаи ҳуқуқии харидани гуноҳ ё каффоратро, ки ҳазорсолаҳо пеш аҷдодону ниёғони мо ҳангоми азобу үқубат намудани ҳайвонот, аз ҷумла саги хонагӣ ё ҷӯпонӣ истифода мебурданд, аз нав эҳё намоем.

10. Далели таваҷҷӯҳ ва алоқамандии хоссу хеле зиёд ба ин ёдгории бостонии миллӣ дар тули ҷанд садсолаи охир ба як омили дигар низ вобастагӣ дорад, ки ниҳодҳои ҳуқуқии зиёди он ҳанӯз ҳам бо гузашти муддати тулониву фосилаҳои бузурги замонӣ, барои даврони мусоир низ мисли қабл рӯзмарраву мубрам боқӣ мемонанд. Бавижка он меъёрҳои ҳуқуқие, ки ба манъи муносибати золимона нисбат ба ҳайвонот, маҳқум намудани ҳамчинсгароӣ, тақрори ҷиноят, маҷмуи ҷиноят, суюқасди ҷиноят, ҷиноятҳои хотимаёфта, давраҳои содири ҷиноят, пешгирии исқоти ҳамл ва қатъи ҳомиладории номатлуб ва ғайра бахшида шудаанд.

11. Низоми ҳуқуқии зардуштӣ бар асоси таълимоти динии зардуштӣ ташаккул ёфта, ба арзишҳои инсонии иҷтимоӣ, баҳусус масъалаҳои оилавӣ, аҳаммияти маҳсус медиҳад. Мағҳумҳои марбурт ба ташкили оила, ақди никоҳ, шартҳои бастани он, ҳуқуқу

вазифаҳои аъзот оила, бекорсозии никоҳ ва фарзандхонӣ дар доираи меъёрҳои ҳуқуқии ин низом ба таври мушаххас танзим ёфтаанд. Авесто, ки ба ҳайси як манбаи муҳимми таъриҳӣ ва ҳуқуқӣ шинохта мешавад, ба масъалаҳои муносибатҳои оилавӣ дикқати ҷиддӣ дода, ҷанбаҳои гуногуни ин равобитро фаро гирифтааст, ки бо қонунгузории амалкунанда мувофиқ мебошанд. Аз ҷумла, шартҳои бастани никоҳ, бекор кардани никоҳ, якканикоҳӣ ва амсоли инҳо.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки хulosаво ва пешниҳодҳои дар натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ бадастомада метавонанд барои ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва амалии ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод истифода карда шаванд. Таҳқиқоти пешниҳодшуда метавонад дар раванди таълими фанҳои «Назарияи давлат ва ҳуқуқ», «Ҳуқуқи инсон», «Ҳуқуқи ҷиноятӣ», «Ҳуқуқи маъмурӣ» «Ҳуқуқи маданий», «Ҳуқуқи оила» ва ғайра истифода шаванд. Навғониҳои рисоларо ҳангоми таълими курсҳои маҳсуси «Проблемаҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ» ва «Ҳуқуқи ӯдак» низ матраҳ намудан мумкин аст.

Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки дар фаъолияти ҳуқуқечодкунӣ ҷиҳати такмили қонунгузории қишвар метавон хulosаву пешниҳодҳои таҳқиқотро вобаста ба масъалаи ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ истифода бурд. Хulosаву пешниҳодҳои таҳқиқот барои амалияи ҳуқуқтатбиқсозӣ ҷиҳати муайян кардани ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ аҳаммияти қалон доранд.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ бо таҳлили воқеъбинона ва ҳаматарафаи таҳқиқоти назариявӣ ва амалий оид ба паҳлуҳои муҳталифи ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод, таҳлили натиҷаҳо ва хulosавои дар илм пазируфташуда, мағҳумҳо, андешаҳо ва тавсияҳои назариявию амалии муаллиф, нуктаҳои илмии таҳқиқот ва тавсияҳо, таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории милий бо қонунгузории қишварҳои ҳориҷӣ, таҳқиқи ҳолати кунунӣ, дурнамо ва роҳҳои такмили қонунгузории қишвар оид ба масъалаи таҳқиқшавандага асос ёфтааст.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.

Мавзӯъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат, ки аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ тасдиқ карда шудааст, мутобиқ мебошад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.

Саҳми шахсии муаллифи диссертатсия ба сатҳи навгонии илмии таҳқиқоти диссертационӣ, нуктаҳои илмие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърузаҳои ироашуда дар конференсияҳои илмӣ-амалии чумхурияйӣ ва байналмилалӣ асоснок карда мешавад. Ҳамчунин, тарзи навишт, гузориши масъала, сабки диссертатсия саҳми шахсии муаллифро бозгӯй менамоянд. Илова бар ин, аз тарафи муаллифи диссертатсия дар мақола ва маърузаҳои ироашуда дар конференсияҳои илмӣ-амалии чумхурияйӣ ва байналмилалӣ пешниҳодҳо ҷиҳати такмил баҳшидани қонунгузории ҶТ оид ба ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ баён гардидааст.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.

Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода ва борҳо мавриди муҳокимаи илмӣ қарор гирифтааст. Нуктаҳои алоҳидай диссертатсия дар шакли маъруза дар конференсияҳои зерин ифодаи худро ёфтаанд:

– конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ баҳшида ба таҷлили 30-юмин солгарди Истиқлоли давлатии Чумхурии Тоҷикистон дар мавзуи «Рушди илмҳои башардӯстӣ (гуманитарӣ) дар 30 соли Истиқлоли давлатии Чумхурии Тоҷикистон» – маъруза дар мавзуи «Проблемаҳои ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ» (Рашт, 2021);

– конференсияи илмию амалий баҳшида ба 26-солагии Ваҳдати миллий ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)» – маъруза дар мавзуи «Ниҳодҳои ҳуқуқӣ дар Вандидод» (Рашт, 2023);

– конференсияи байналмилалии илмию назарияйӣ дар мавзуи «Масъалаҳои назариявии ташаккули фарҳангӣ ҳукуки

инсон дар Тоҷикистон» – маъруза дар мавзуи «Низоми ҳуқуқии зардуштия ва арзишҳои башарии он» (Душанбе, 2023);

– конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Пешгирии кирдорҳои корупсионӣ ҳамчун воситаи ҳифзи ҳуқуқи инсон ва таъмини самаранокии идоракунии давлатӣ: вазъ ва дурнамо» – маъруза дар мавзуи «Арзишҳои башардӯстии Вандидод» (Душанбе, 2024);

– конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ дар мавзуи «Ҳуқуқи инсон: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ» – маъруза дар мавзуи «Ҳуқуқвайронкунӣ мувофиқи Вандидод ва таносуби он бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе, 2024).

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷӯ 17 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 7 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшаванди тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ ва 6 мақола дар нашрияҳои дигар ба табъ расонидааст. Инчунин, аз ҷониби унвонҷӯ 4 воситаи таълимӣ вобаста ба мавзуи мавриди назар ба нашр расидааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз номгӯйи ихтиораҳо ва ё аломатҳои шартӣ, муқаддима, се боб, ҳашт зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиёт (маъҳазҳо) ва феҳристи интишороти илмии довталаби дараҷаи илмӣ иборат мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 190 саҳифаро дар бар мегирад.

ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА)

Дар муқаддима мубрамияти мавзуи таҳқиқот асоснок карда шуда, сатҳи омӯзиш, мақсад, вазифаи таҳқиқот, асосҳои методологиии таҳқиқот, навғонии илмии таҳқиқот ва нуктаҳои илмии ба ҳимояи пешниҳодшаванд, аҳаммияти назариявию амалии таҳқиқот, тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия баён карда шудааст.

Боби якуми диссертатсия «Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод» ном гирифта, дар он масъалаҳои низоми ҳуқуқии зардустӣ ва арзишҳои башарии он, ташаккул ва инкишофи ҳуқуқвайронкунӣ

ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ мавриди омӯзиш ва таҳқиқот қарор гирифтаанд.

Зербоби якуми боби якум **«Низоми ҳуқуқии зардуштӣ ва арзишҳои башарии он»** ном гирифта, муаллиф зимни таҳқиқот ишора мекунад, ки ҳалқи тоҷик мисли дигар миллатҳои минтақа дорои таърихи қадим ва тамаддуни пурғановат буда, бо неруи созандагӣ ва эҷодкории худ дар байни ҷомеаҳои бостонӣ ҷойгоҳи ҳос ва эътибори баландро соҳиб буд. Бояд қайд кард, ки таълимоти ахлоқӣ, ҳуқуқӣ, башардӯстона ва инсонмехварӣ мардуми тоҷик, инчунин анъанаҳои ҳулқу одоб, сиёсати давлатдорӣ ва фарҳангӣ идорақунӣ дар тули таъриҳи аз ҷониби муарриҳон, сиёсатмадорон ва ҳуқуқшиносон мавриди эҳтиром ва арҷузорӣ қарор гирифтаанд.

Тибқи назари муаллиф, ба онҳое, ки маҷбуран гуноҳ содир менамуданд, имтиёз дода мешуд, ҳатто байни ашҳоси 7-8-сола ва ашҳосе, ки аз 8 то 16-сола буданд, фарқ мегузоштанд. Ҷинси гунаҳгор низ ба эътибор гирифта мешуд ва ҷазои занон бо мардон тафовут дошт. Ба содиркунандагони гуноҳ 2 навъ ҷазо муқаррар шуда буд: ҷазои дунявӣ ва ҷазои уҳравӣ. Гунаҳгор барои он ки рӯҳи ҳудро аз ҷазои уҳравӣ озод созад, бояд тавба намояд. Ҳуқуқвайронкунӣ ҳамчун зуҳуроти иҷтимоӣ ва ҷамъияти дар замонҳои пеш низ мавҷуд буд, ки гунаҳгорон барои кирдори ҷиноятӣ ба муқобили олами ҳайvonot содиркардаашон ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ қашида мешуданд. Масалан дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ баъзе ҳайvonot, ба монанди сагу асп ва дигар ҳайvonоти хонагӣ дар хизмати мардум буданд. Аз ин рӯ, қасоне, ки ба озори ҳайvonот даст мезаданд, ҷазо дода мешуданд. Дар ин замина Авесто ва низоми ҳуқуқии зардуштӣ меъёрҳои сершумори ҳифзи табиатро ба ҳам мепайвандад.

Ба ақидаи диссертант, воқеан, Авесто ёдгории қадимиҳи хеле нодири гузаштагони ҳалқи мо маҳсуб мешавад, ки дар давраҳои муайяни таъриҳӣ танзими муносибатҳои муҳимми ҷамъиятиро ба уҳда доштааст. Авестои ҷовидон масъалаҳои муҳимми сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоиро танзим намуда, дар ташаккули ҳуқуқи инсон ва низоми ҳуқуқии романӣ-олмонӣ заминаи қавию уступорро гузоштааст.

Аз таҳқиқот бармеояд, ки дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ, маҳсусан дар сарчашмаи асосии он – Авесто меъёрҳои ҳуқуқие чой доранд, ки онҳоро шартан бо дарназардошти пешрафтҳои замонавии илми ҳуқуқшиносӣ, метавон ба гурӯҳҳо ва соҳаҳои зерин чудо намуд:

1. Меъёрҳое, ки дорои хусусияти давлативу ҳуқуқӣ мебошанд;
2. Меъёрҳое, ки танзими равобити ҳуқуқи маданиро таъмин мекунанд;
3. Меъёрҳое, ки ба соҳаи ҳуқуқи оилавӣ дахл доранд;
4. Меъёрҳои марбут ба ҳуқуқи ҷиноятӣ ва татбиқи ҷазоҳо;
5. Меъёрҳои ҳуқуқие, ки ба тозагии об ва истифодаи он баҳшида шудаанд;
6. Меъёрҳое, ки ба ҳимояи муҳити зист равона шудаанд;
7. Меъёрҳое, ки муносибати инсонро бо ҷаҳони ҳайвонот ба танзим медароранд.

Муаллифи рисола қайд месозад, ки сарчашмаи асосии низоми ҳуқуқии зардуштӣ Авесто мебошад. Китоби мазкур аз аввалин сарчашмаҳои ҳуқуқие маҳсуб мёбад, ки дар он бевосита ба масъалаҳои гуногуни ба ҳаёти инсон, гиромидошти шахс, муносибати инсон ба муҳити зист, ҳайвонот ва ғайра таваҷҷӯҳ шудааст. Имрӯз муносибати шабехи низомҳои ҳуқуқии баъзе кишварҳои англо-саксонӣ, романо-олмонӣ ва мусулмонӣ ба масъалаҳое, аз қабили исқоти ҳамл, ҳифзи ҳайвоноти хонагӣ, розигии никоҳшавандагон, ҳариди гуноҳ, ҷуброни зарар ва амсоли инҳо далели бебаҳси он аст, ки дар ин гуна кишварҳо таъсири низоми ҳуқуқии зардуштӣ расидааст.

Дар фарҳанг ва тамаддунни зардуштӣ мақоми зан дорои аҳаммияти маҳсус ва эҳтироми баланд буд. Занон дар баробари мардон ҳам дар заминаи ҳуқуқҳои моддӣ ва ҳам маънавӣ баробар ҳисобида мешуданд. Онҳо дар корҳои рӯзмарраи хонагӣ дар канори шавҳаронашон фаъолона иштирок менамуданд. Бозёфтҳои таъриҳӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки занони зардуштӣ соҳиби амвол ва дороиҳои шаҳсӣ низ будаанд.

Дар даврони шоҳаншоҳии Ҳаҳоманишиён занон дар корҳои соҳтмонии шоҳона мисли мардон иштирок доштанд ва барои меҳнати худ музди баробар ба мардон мегирифтанд. Фаъолияти

асосии онҳо дар он давра бештар ба анҷоми марҳилаҳои охирини сайдидиҳии нақшу нигорҳои сангин ва корҳои дӯзандагӣ рабт дошт. Қайд кардан зарур аст, ки занон ҳангоми ҳомиладорӣ ва ё байди таваллуд аз кор озод мешуданд, vale ба онҳо кумакҳои иҷтимоӣ ва маводи зарурии рӯзгор дода мешуд.

Дар ҳуқуқи ҷиноятӣ зардуштӣ падидай шарикӣ дар ҷиноят ва такрори ҷиноят мавқеи хоссеро қасб намуда буд. Шарикӣ дар ҷиноят ва такрори ҷиноят яке аз масъалаҳои муҳимми ҳуқуқи ҷиноятӣ мусосир маҳсуб мешавад, ки ҳазорсолаҳо пеш аҷдодону ниёғони мо аввалин шуда, меъёрҳои мазкури ҳуқуқи ҷиноятӣ, намудҳои гуногуни ҷиноят, аз ҷумла ҷиноятҳои молумумлӣ, ба муқобили шахс, инчунин расмиёти мурофиавӣ ва падидай далелҳоро маълум карда буданд.

Зербоби дуюми боби якум «**Ташаккул ва инкишифӣ ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ**» унвон шуда, муаллиф зимни таҳқиқот ишора мекунад, ки аз омӯзиши сарчашмаҳои ҳуқуқии зардуштӣ, ҳусусан, китоби Авесто маълум мегардад, ки кирдорҳои пастзанандай шаъну шарафи инсонӣ, аз қабили таҳқир ва туҳмат саҳт маҳкум гардидаанд. Инчунин, дар ин сарчашмаҳо маҳкумнамоии фиреб ва дурӯғ, ки оқибатҳои манғии ҷамъиятию шахсӣ доранд, дид мешавад.

Ҳарчанд дар қонунгузории кишвар кирдорҳои туҳмат, таҳқир ва фиреб мавриди танзим қарор гирифта бошанд ҳам, vale дурӯғ ҳамчун кирдори ҳуқуқвайронкунӣ ҳисобида нашудааст. Дар ҳоле ки зарару зиёни дурӯғ ба ҷомеа аз зарару зиёни туҳмат, таҳқир ва фиреб кам нест. Чунончи, қонунгузории ҷиноятӣ барои ҳифзи манғиатҳои давлатӣ нишондоди бардурӯғро ҷиноят эътироф кардааст, vale дурӯғро, ки ба ҷамъияту шахсият зарар мерасонад, ҳуқуқвайронкунӣ намеҳисобад. Бояд иқрор шуд, ки дурӯғ метавонад дорои оқибатҳои манғии ҷамъиятиву шахсӣ бошад. Аз ин рӯ, пешниҳод мегардад, ки бо эътирофи ин падидай манfur – дурӯғ, ҳамчун кирдори ҳуқуқвайронкунӣ, барои он ҷавобгарии маданий муқаррар карда шавад.

Муаллифи таҳқиқот иброз медорад, ки китоби муқаддаси Авесто ва дигар сарчашмаҳои таърихӣ, мавҷудияти рамзҳои адолат бо номҳои Раҷа ва Раҷн, ки дар даст тарозуи тиллӣ дошта, корҳои нек ва бади одамонро бар он барmekashid;

мавҷудияти пули ахлоқӣ ва мазҳабӣ бо номи «Чинвот», ки аз он рӯҳи гунаҳкорон мегузарад; мавҷудияти рӯзи маҳсусе бо номи «рӯзи адолат» (додҳоҳӣ; мазолим), ки дар он подшоҳон ва ҳокимон ҳар касеро, ки худро мазлум ва ё ҳуқуқашонро поймол меҳисобанд, қабул мекарданд; қабули аввалин санади ҳуқуқи башар дар таърихи ҷаҳон – Эъломияи Куруши Кабир аз он гувоҳӣ медиҳад, ки арзишҳои ҳуқуқӣ ва дастовардҳои низоми ҳуқуқии дини зардуштӣ моли тоҷикон мебошад.

Дар фаргарди ҷаҳорум шаш намуди шартнома бо дар назар гирифтани гарави онҳо (IV, 2-4) ва се шартнома бо дар назар гирифтани мавзуи шартномаҳо (IV, 44-45) мавриди баррасӣ қарор мегиранд. Ҳангоми ба имзо расонидани шартнома ва ҳам аснои санҷиш (ордалия) дар ҳолати вуҷуд доштани гумону риоя нашудани шартнома бо номи Митро адои қасам (адҷа) сурат мегирад (IV, 54-55). Адои қасам (адҷа) ва «санҷиш бо оби ҷӯшон» бояд дар ҳузури мардуми зиёд баргузор мешуд, то ҳеч кас натавонад мункири гирифтани амвол ё фиреби ҳамсояи худ шавад (IV, 46).

Зардуштиён чунин анъана доштанд, ки дар вақти ба икро даровардани принсиipi адолат дар ҳолатҳои вуҷуд надоштани шоҳид ва имкони исбот намудани гуноҳи шахси айбдоршаванд ба Ҳудо рӯ меоварданд, ки ин худопарастии ориёиҳоро дар умқи таърих нишон медиҳад. Аз ин хотир, бо мақсади муайян намудани шахси бегуноҳ ва роҳ надодан ба ҳуқуқвайронкунӣ гуноҳи шахси айбдорро бо истифода аз унсурҳои табиат ба исбот мерасониданд. Чунин муқаррароти адолати худоӣ аз сӯи зардуштиён ба роҳ монда нашуда, балки он аз пешгузаштагон ба онҳо ба мерос расида буд. Дар ҳусуси он ки аснои баҳсҳои ҳуқуқӣ дар миёни мардумони мухталифи сокини қаламравҳои гуногуни Тоҷикистон (мисли аксари мардумони дигар) қасам ҳӯрдан ба номи худоёне, ки бештар мавриди парастиш буданд, маъмул буд, ба таври ғайримустақим ҳуҷҷатҳои Элефантин («папирусҳо»-и Элефантин)-и мутааллиқ ба соли 464 қабл аз мелод гувоҳӣ медиҳанд.

Ба ақидаи муҳаққиқ, бо ҳам мутобиқат доштани таҷрибаи истифодаи ордалия дар миёни мардумони мухталифи ҳиндуаврупойӣ, эҳтимоли вуҷуд доштани чунин таҷрибаи

мушобеҳ дар байни мардумони Осиёи Миёнаро таъйид мекунад. Пеш аз ҳама, дастуроте, ки дар Вандидод дар бораи чигунағии наҳваи баргузории ордалия ба ҳангоми қасамхӯрӣ зикр шудааст, диққатро ба худ ҷалб менамояд: агар меҳоҳанд ўро мавриди санчиш қарор диҳанд (яъне шахси гунаҳкорро), бигузор ба ў барои нӯшидан оби ҷӯшони дорои гӯгирд ва тилло диҳанд ва ў баъди ин қасам хӯрдани худро ба номи Раҷан ва Митро такрор мекунад. Агар дар натиҷаи гузаронидани санчиш, яъне ордалия нисбат ба шахси гумонбар маълум шавад, ки ў қасдан дар баробари оби дорои кислота ва тилло, ки ҳамаи асли матлаб ва ҳақиқатро медонад, яъне дар баробари Раҷан ва Митро шаҳодати дурӯғ медиҳад, дар ин сурат ҷазои саҳт ўро интизор ҳоҳад буд: ҳафтсад зарба бо тозиёнаи асп ва ҳафтсад зарба бо ҳамчин.

Пажӯҳишгар изҳор доштааст, ки ба кор бурда шудани ордалия ҳамчун яке аз василаҳои муайян намудани дурустии нишондод, шаҳодат, ҳақиқат ва адолат дар раванди муҳокимаи судӣ бо ҳидояти Раҷан – фариштаи адлу ростӣ аз таркибу ба ҳам пайвастагии муҳокимаи судии дорои унсурҳои илоҳии мардуми тоҷик дар даврони тамаддуни зардуштӣ хабар медиҳад.

Боби дуюми диссертатсия **«Таснифоти ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод»** унвон шуда, дар он масъалаҳои Вандидод ҳамчун сарчашмаи таъриҳӣ-ҳуқуқӣ, мағҳум ва таснифоти ҳуқуқвайронкунӣ мувофиқи Вандидод, мағҳум ва намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод мавриди омӯзиш ва таҳқиқот қарор гирифтаанд.

Зербоби якуми боби дуюм **«Вандидод ҳамчун сарчашмаи таъриҳӣ-ҳуқуқӣ»** номгузорӣ шудааст. Муаллиф зимни таҳқиқот ишора мекунад, ки нуздаҳумин наски Авесто Вандидод маҳсуб мешавад, ки дар худ падидай ҷазо, ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ҳуқуқвайронкунӣ ва ғайраро фаро мегирад ва барои мо тоҷикон, омӯзиш ва таҳқиқ намудани паҳлуҳои он қарзи виҷдон аст. Авесто яке аз қадимтарин сарчашмаҳои таъриҳӣ-ҳуқуқии мардуми Шарқ, маҳсусан форсҳо ба шумор меравад, ки он аз ҷониби Зардушт таълиф гардидааст.

Тибқи назари муҳаққиқ, дар байни меъёрҳои ҳуқуқии Вандидод меъёрҳои ҳуқуқӣ экологӣ ва ҳифзи олами ҳайвонот

мавқеи махсусро ишғол намудааст. Стандартҳои экологӣ дар тамоми бахшҳои Авесто вомехӯранд, vale механизмҳои ҳифзи муҳити зист бештар дар Вандидод оварда шудаанд.

Тавре муаллифи рисола менигорад, Вандидод қисмате аз Авесто буда, ҳамчун қонунномаи асосӣ дар оини зардуштӣ маҳсуб мешавад. Вандидод ҳамчун қонунномаи зидди қувваҳои бадӣ фарогири меъёрҳоест, ки онҳо на танҳо хусусияти ҳуқуқӣ, балки динӣ ва ахлоқӣ доранд. Пажӯҳишҳо нишон медиҳанд, ки меъёрҳои Вандидод дар он рӯзгор бо маҷбурсозии давлатӣ ва ҷамъияти таъмин мешуданд. Аз ин лиҳоз, вижагии ташкили ҳаёти иҷтимоӣ, динӣ ва сиёсии тамаддуни таърихии тоҷикон ва сатҳи шуури ҳуқуқии ниёғони мо дар аҳди бостон дар ин маъхаз инъикоси худро ёфтааст.

Дар Вандидод мукаррароти зиёде ҷой дорад, ки аслан ҷанбаи ахлоқӣ ва динӣ дошта, аз нигоҳи ҳуқуқшиносии мусосир шояд ҷандон пазируфта нашаванд. Новобаста ба ин, дар ҷомеаи бостон меъёрҳои зикргардида ҳамчун шакли ибтидоии рӯзгор ва тарзи зиндагии мардум ва меъёрҳои барои ҷомеаи ибтидой мувоғиқ шуморида мешуд. Яъне, новобаста ба вижагиҳои бостонии худ, меъёрҳои Вандидод вазифаи танзими муносабатҳои ҷамъиятиро дар он замон ба хубӣ иҷро мекарданд ва пайравони оини зардуштӣ ба онҳо такъя карда, онҳоро бечуну ҷаро риоя менамуданд. Маҳз дар ҳамин омил ҳикмати низомии ҳуқуқии қадимаи тоҷикон нуҳуфтааст.

Аз таҳқиқот бармеояд, ки ҷазо дар шакли маҳдудсозии озодӣ дар низоми ҷазоҳои ҷиноятӣ дорои ҷойгоҳи махсус буда, дар муқоиса бо дигар намудҳои ҷазо, ки озодии шаҳсро пурра маҳрум месозанд, хислати башардӯстонатар дорад. Зоро, ҳарчанд дар ин намуди ҷазо ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳси маҳқумшуда то андозае маҳдуд мегарданд, аммо ӯ аз муҳити иҷтимоӣ комилан ҷудо намешавад ва худи ҷомеа нақши муҳимми ислоҳқунанда мебозад. Ин шакли ҷазо бо самтирии сиёсати ҳуқуқии ҷиноятӣ давлат ҳамоҳанг буда, ҷавобгӯи талаботи мусосир ҳимояи ҳуқуқи инсон мебошад. Имрӯз, аксарияти кишварҳои дунё мекӯшанд, ки низоми ҷазодиҳии худро ба сӯи гуманизатсия равона созанд ва ҳадафи асосии он на танҳо мӯҷозот, балки бозсозии иҷтимоии маҳқумшуда бошад. Ин принсип, ки дар маркази ҷазо ислоҳу

тарбия қарор дорад, ҳанӯз дар таълимоти Вандидод ҳамчун механизми танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ таҷассум ёфта буд.

Муаллифи таҳқиқот иброз медорад, ки Вандидод ба шакли хаттӣ омада расидааст, чунки дар аҳди Сосониён аз ҷониби мӯбадони дини Зардуштӣ китобат гардидааст, ки ба замони ҳукмронии Ҳусрави 1 рост меояд. Ҳамин тариқ, ба ҳулоса омадан мумкин аст, ки дар қатори коҳинони маъбадҳо барои шоҳзодаҳо ва хизматчиёни дарбор низ аз ёд донистани матни Вандидод лозим ва ҳатмӣ ба ҳисоб мерафт.

Зербоби дуюми боби дуюм «**Мағҳум ва таснифоти ҳуқуқвайронкунӣ мувофиқи Вандидод**» ном гирифта, муаллиф зимни таҳқиқот ишора мекунад, ки рафтори инсон аз замонҳои қадим ба воситаи меъёрҳои иҷтимоӣ ба танзим андохта мешуд. Одамон қӯшиш мекарданд, ки меъёрҳои аз ҷониби ҷомеа ва табиат эҷодшударо риоя намоянд. Оҳиста-оҳиста ризояти одамони ҷомеа вайрон гардида, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ба вучуд омад, ки аз тарафи одамони алоҳида бâъзеи он меъёрҳо вайрон мегардиданд ва нисбати фард ё гурӯҳи одамон зарар расонида мешуд. Аз одамон талаб карда мешуд, ки рафтори дар қоидаву қонунҳо муқарраршударо риоя намоянд. Рафтори одамон моҳияти тартиботи ҳуқуқиро ошкор месозад. Давлат, ҷомеа ва аъзои он ба рафтори одамоне, ки талаботи меъёрҳои ҳуқуқиро риоя менамоянд, ҳавасманд буда, ғамхорӣ зоҳир менамояд. Ҷомеа тавассути ҳуқуқ ба танзим дароварда шуда, фаъолияти ҳаётан муътадили он ба роҳ монда мешавад. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои инсон ва шаҳрвандон низ дар қонунҳои позитивии давлат мунъакис мегарданд ва рафтори инсон бояд дар ҷорҷӯби ҳуқуқ ба амал бароварда шавад. Рафторе, ки ба талаботи ҳуқуқ мувофиқат намекунад, ҳуқуқвайронкунӣ маҳсуб шуда, ҷавобгарии ҳуқуқиро дар пай дорад.

Таҳқиқоти муаллиф нишон медиҳад, ки ҳуқуқвайронкунӣ кирдори гунаҳкорона ва зиддиҳуқуқии шахсе мебошад, ки ба ҷамъият, давлат ё шахсони алоҳида зарар мерасонад. Ҳуқуқвайронкунӣ дар натиҷаи содир кардан ё накарданӣ кирдор, ки ба меъёрҳои ҳуқуқӣ муҳолиф мебошад, ба миён меояд. Агар шаҳрванд ба таври низомнок қоидаҳои тартиботи дохилиро вайрон намояд, ба кор наояд, сирқат намояд, қоидаҳои ҳаракат

даррохро вайрон кунад, ба чароғаки роҳнамо итоат накунад ва дигар кирдорҳои ба ҳамин монандро содир намояд, онро ифода менамояд, ки ба ҳуқуқвайронкунӣ роҳ додааст ва кирдори он муҷиби ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошад. Ичро накарданӣ уҳдадориҳои ҳуқуқӣ маъни вайрон карданӣ талаботи меъёрҳои ҳуқуқиро дошта, ҷавобгарии ҳуқуқиро тибқи санадҳои даҳлори ҳуқуқӣ ба миён меорад.

Муаллифи рисола қайд месозад, ки ба намудҳо ва таснифоти ҳуқуқвайронкунӣ омилҳои зиёд – вазъи иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо, навъҳои урғу одат ва анъанаҳои ҳалқҳо, мансубияти динӣ ва ғайра таъсир расониданд. Албаттаг, кирдорҳое, ки бар зидди ин арзишҳо нигаронида шудаанд, ҷиноят ҳисобида мешуданд ва ҷазо барои онҳо гуногун буд. Муаллифон барои чунин таснифҳо меъёрҳои гуногунро истифода мебаранд.

Бо такя ба таҳқиқоти анҷомдодашуда ва маводи мавҷуд, мо таснифи зеринро дар доираи низоми ҳуқуқии зардуштӣ пешниҳод менамоем:

- ҷиноятҳо алайҳи дини зардуштӣ;
- ҷиноятҳо бар зидди ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои синфи ҳукмрон;
- ҷиноятҳо алайҳи шаҳсият, аз ҷумла бар зидди ҳаёт, саломатӣ, озодӣ ва даҳлнапазирии шаҳсӣ, инчунин шаъну эътибори инсон;
- ҷиноятҳо алайҳи муҳити зист ва ҳайвоноти хонагӣ ва вахшӣ;
- ҷиноятҳои марбут ба моликият ва амволи шаҳсӣ.

Мағҳумҳои ҷиноят ва ҷазо, инчунин принципҳои возеҳи гурӯҳбандии ҷиноятҳо ва ташкили низоми ҷазодиҳӣ, ба он маъное, ки имрӯз дар ҳуқуқи муосир мавҷуданд, дар замони қадим ба таври мураттаб коркард нашуда буданд. Бо вуҷуди ин, ҷомеа дар баробари амалҳое, ки бар зидди арзишҳои иҷтимоии пазируфташуда ва меъёрҳои ахлоқӣ, динӣ ва суннатӣ равона мешуданд, вокуниш нишон медод. Зикр кардан зарур аст, ки ин гуна муносибатҳо ва вокунишҳои иҷтимоӣ дар манбаъҳои гуногуни таъриҳӣ таҷассум ёфтаанд. Ҷомеа барои посух додан ба чунин кирдорҳои номатлуб, шаклҳои муайянӣ музозоти ахлоқӣ

ва динй ба вүчүд оварда, онхоро ҳамчун воситаҳои танзими рафтори шахсони ҳукуқвайронкунанда истифода мебурд.

Аз муҳтавои ҷазоҳои татбиқшуда дар давраи зардуштӣ бармеояд, ки онҳо аз ибтидо ҳамчун вокуниши ҷомеа ба кирдорҳои номатлуби иҷтимоӣ амал мекарданد ва танҳо бо рушди соҳторҳои давлатии он давра ба шакли расмии муқаррарот даромадаанд. Дар умум, низоми ҷиноят ва ҷазо дар давлатҳои бостонӣ зич бо урғу одат, анъанаҳо ва таълимоти динӣ пайвандӣ доштанд. Ҷиноят ва ҷазо ҳамчун падидаҳои иҷтимоӣ дар марҳилаҳои муайянни инкишофи ҷомеа дорои хусусиятҳои маҳсуси замони ҳуд буданд.

Ба таври хос, ҷиноятҳое, ки бар зидди унсурҳои табиат ва бархе аз ҳайвоноти муқаддас равона мешуданд, дорои аҳаммияти маҳсус буданд. Дар ин замина, Вандидод ва низоми ҳукуқии зардуштӣ маҷмуи васеи меъёрҳоро ба ҳимояи муҳити зист ва табиат бахшида, ҷойгоҳи муҳимми онхоро дар тафаккури ҳукуқии он давра нишон медиҳад. Инчунин, нисбат ба шахсоне, ки дар ҷиноят шарик буданд ва ё ҷиноятро тақроран содир мекарданд, ҷазоҳои муайян муқаррар карда шуда буд. Дар низоми ҳукуқӣ зардуштӣ барои қуштани саг ҷазои қатл муқаррар шуда буд. Ҳатто барои ғизои носолим додан ба саг (масалан, устухон ё ғизои гарм) муҷозот пешбинӣ шуда буд.

Зербоби сеюми боби дуюм **«Мафҳум ва намудҳои ҷавобгарии ҳукуқӣ мувофиқи Вандидод»** номгузорӣ гардида, муаллиф зимни таҳқиқот ишора мекунад, ки падидаи ҷавобгарии ҳукуқӣ ҳамзамон бо ташаккули давлатдорӣ ва низоми ҳукуқӣ зуҳур кардааст. Дар он марҳилаҳое, ки меъёрҳои ҳукуқӣ ба таври мураттаб ташаккул мейёфтанд, онҳо бо тасдиқи ниҳоди ҳокимият ва зери назорати он мавриди амал қарор мегирифтанд. Урғу одатҳои дар ҷомеа роиҷ, ки дар даврони соҳтори ибтидоии иҷтимоӣ танзимгари равобити ҷамъиятий ба шумор мерафтанд, ҳамчун поя ва замина барои ташаккули низоми расмии ҳукуқӣ хизмат кардаанд.

Муҳим аст, ки ба раванд ва марҳилаи ташаккули ҷавобгарии ҳукуқӣ дикқати хос дода шавад. Зеро дар марҳилаҳои ибтидоии ҷомеа урғу анъанаҳо ва меъёрҳои ҳукуқӣ ҳамзамон амал мекарданд, ки бисёре аз онҳо реша дар таълимоти динӣ

зардустӣ доштанд. Ин меъёрҳо дар яке аз қисмҳои муҳимми Авесто – Вандидод, ки ҳамчун маҷмуаи муқаррапот зидди девҳо шинохта мешавад, ба таври возеҳ инъикос ёфтаанд.

Муҳаққиқ изҳор менамояд, ки ба оила ҳамчун ячейкаи асосии ҷомеа дар низоми ҳуқуқии зардустӣ аҳаммияти маҳсус дода мешуд, масалан, ба масъалаи амонатдории ҳамдигарии зану шавҳар ва канораҷӯй аз ҳама гуна хиёнат дар сарчашмаҳои ҳуқуқи зардустӣ таъкидҳо шудааст. Ҳусусан, дар ин низоми ҳуқуқӣ хиёнати зан нисбат ба шавҳар нобахшиданӣ буд ва то ҷойе ин мантиқӣ ҳам ҳаст, зоро пояи асосии ҳонавода зан буда, ислоҳ ва гумроҳии мард бештар ба ў бастагӣ дорад. Вокеан, метавон аз меъёрҳо ва арзишҳои оилавие, ки дар сарчашмаҳои ҳуқуқи зардустӣ барои нигаҳдории оила ворид шудаанд, дар қонунгузории имрӯз низ истифода кард ва аз ҳар гуна пастзании арзишҳои оилавӣ ва оиладорӣ пешгирий намуд.

Муаллифи таҳқиқот ҳулоса кардааст, ки дар низоми ҳуқуқии зардустӣ намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқии маданий, ҷиноятӣ, оилавӣ, молиявӣ ва экологӣ амал менамуд. Ҳуқуқи маданий зардустӣ меъёрҳоеро дар бар мегирифт, ки муносибатҳои ҳуқуқии маданий ҳусусияти молумулкидошта ва ғайримолумулкидоштаи шахсии дар байни зардустииён ва намояндагони динҳои дигар бавуҷудомадаро танзим мекард. Тибқи Вандидод, барои бевиҷдонона иҷро намудани шартнома нисбати гунаҳгор ҷавобгарии ҳуқуқии маданий пешбинӣ гардида буд.

Ҳуқуқи оилавии зардустӣ ниҳоди оиларо аз пайдоиш то ташаккули руқнҳои оилавӣ дар меъёрҳои динию одатӣ ва ҳуқуқӣ муқаррапар кардааст. Таълимоти зардустия дар тули мавҷудияти ҳуд нисбат ба оила, зан, модар, кӯдак, фарзандҳонӣ, никоҳ, шартҳои никоҳ, талоқ ва дигар паҳлуҳои падидай оила меъёрҳои даҳлдори ҳуқуқиро пешбинӣ намуда, барои риоя нашудани он ҷавобгарии ҳуқуқии оилавиро пешбинӣ намудааст.

Боби сеюми диссертатсия – «Ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод ва таносуби онҳо бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон». Дар боби мазкур масъалаҳои ҳуқуқвайронкунӣ мувофиқи Вандидод ва таносуби он бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷавобгарии ҳуқуқӣ

мувофиқи Вандидод ва таносуби он бо қонунгузории Чумхурии Тоҷикистон, Вандидод ҳамчун заминай таъриҳӣ-ҳуқуқии қонунгузории миллӣ мавриди омӯзиш ва таҳқиқот қарор гирифтаанд.

Зербоби якуми боби сеюм – «Ҳуқуқвайронқунӣ мувофиқи Вандидод ва таносуби он бо қонунгузории Чумхурии Тоҷикистон». Муаллиф зимни таҳқиқот ишора мекунад, ки ҳарчанд аз таърихи бамайдоной ва ташаккули низоми ҳуқуқии зардуштӣ асрҳо гузашта бошад ҳам, таълимот ва арзишҳои онро метавон дар меъёрҳои умумипазируфташудаи бархе аз кишварҳо, аз қабили Ҳиндустон, Эрон ва Тоҷикистон пайдо намуд. Рози чунин мондагории таълимоти зардуштӣ, пеш аз ҳама, ба принсипҳои адолату инсондӯстӣ асос ёфтани ин низоми ҳуқуқӣ мебошад. Яке аз вижагиҳои низоми ҳуқуқии зардуштӣ дар он зоҳир мегардад, ки адолат, навозиш ва меҳрубонӣ на танҳо дар муносибат ба одамон ва ҷомеа, балки дар муносибат бо ҳайвонот ва наботовот, яъне табиат низ риоя карда мешуд.

Мутобиқи ақидаи муҳаққиқ, арзиши ҷовидонагии ин ёдгории бостонии миллӣ, пеш аз ҳама, ба принсипҳои умумииинсонӣ такя намудани он аст, принсипҳое, ки сарфи назар аз пешрафти инсоният, ҳамеша рӯзмарраву мубрам бοқӣ мемонанд. Ҳамин аст, ки бо гузашти асрҳо арзиши таълимоти ин ёдгорӣ бештар эҳсос мегардад.

Мутобиқан, дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ ҷиноятҳоро ба се ғурӯҳ тақсим карда буданд: 1) ҷиноятҳои мазҳабӣ; 2) саркашӣ нисбат ба шоҳ, туғёну шӯриш ва фирор аз ҷанг ва ғайра; 3) ҷиноят нисбат ба ашхос. Ҳамчунин, ҷиноят аз фард ба хонаводааш низ сироят мекард. Бинобар ин, аъзои хонавода ва баҳусус хешовандони наздик ҳам ба таъқиб кашида мешуданд.

Аз омӯзиши меъёрҳои ҳуқуқии Вандидод бармеояд, ки низоми ҳуқуқии зардуштӣ дар ростои ҳуқуқвайронқунуҳо аз падида ва воситаҳои гуногуни ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ва ҷазо кор мегирифтааст. Аз ҷумла, таснифи дақиқи ҳуқуқвайронқунуҳо ва муқаррароти ҷазо аз пешрафти назарраси низоми ҳуқуқии зардуштӣ дарак медиҳад. Ҷунончи, дар ин низоми ҳуқуқӣ меъёру муқаррароте вомехӯранд, ки ба падидаҳои ҳуқуқии замони муосир, аз ҷумла редсидиви ҷиноят, афв, суиқасд ба ҷиноят, шартан татбиқ накарданӣ ҷазо ва ғайра монандӣ доранд. Ҷунин

ба назар мерасад, ки ҳуқуқи муосир падидаҳои зикршударо аз зардуштия ба ёдгор гирифтааст.

Пажӯҳишгар иброз намудааст, ки дар қонунгузории имрӯз зимни тавзехи ҳуқуқвайронкунӣ ё ҷиноят, аслан, кирдор дар намуди ҳаракат ё беҳаракатӣ, яъне амал ва беамалӣ ба кор бурда мешавад, ки дар Вандидод низ чунин аст. Аммо ҳуқуқвайронкунихо, ки дар Вандидод пешбинӣ шудаанд, баъзе вижагиҳои худро доранд. Мутобики таълимоти зардуштӣ, бояд ҳама гуна кирдоре, ки ҷиноят ба бор меорад, пеш аз содир шуданаш решакан карда шавад. Чунончи, дар Вандидод аҳаммияти ҳосса на ба ҷазо додани шахси ҷиноятсодиркарда, балки аз бунёд решакан намудан ва пешгирии ҷиноят дода мешуд. Ҳамин тавр, тибқи таълимоти зардуштӣ, чунин тасаввур мешуд, ки ҷинояте, ки ҳанӯз шурӯъ наёфтаву боиси расонидани зарар ногардидааст, бояд аз бунёд решакан карда шавад.

Зербоби дуюми боби сеюм «**Ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод ва таносуби он бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон**» ном гирифтааст. Муаллиф зимни таҳқиқот ишора мекунад, ки раванди ташаккул ва инкишофи ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар таърихи давлатдории тоҷикон бисёрсола ва мураккаб буда, решаҳои он ба марҳилаҳои бостонӣ бармагардад.

Дар як қатор сарчашмаҳои ҳуқуқии қадим ва асрҳои миёна, ба монанди Авесто, «Мотикони ҳазор додистон», Қуръон, суннат ва дигар матнҳои ҳуқуқӣ, масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди зикр қарор гирифтааст. Таърихи пайдоиш ва амалишавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ҳудуди Тоҷикистон аз замонҳои қадим сарчашма мегирад. Авесто ҳамчун яке аз асарҳои бунёдии таълимоти зардуштӣ эътироф гардида, дар ибтидо ба таври шифоҳӣ миёни пайравон интиқол меёфт ва дертар дар даврони Сосониён (асрҳои III-VII мелодӣ) ба шакли хаттӣ дароварда шуд ва расмият пайдо кард. Авесто дорои 21 қисм буда, ҳудуди 350 000 қалимаро дар бар мегирифт, ки то замони муосир танҳо тақрибан 83 000 қалимаи он боқӣ мондааст. Авесто ҳамчун сарчашмаи таърихӣ-ҳуқуқӣ дар қатори фармоишоти сирф маросимию мазҳабӣ, унсурҳои илмӣ, тиббӣ, ахлоқӣ, эстетикӣ тасаввурот оид ба ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқиро дар бар мегирад.

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки Авесто ва қисми асосии

хукуқии он – Вандидод дар муддати тулонӣ барои халқҳои Осиёи Миёна, Эрон, Афғонистон ва як қисми Қафқоз на танҳо ёдгории хукуқӣ, балки сарчашмаи фаъоли ҳукуқие буд, ки қонунгузорон, хирадмандон ва рӯҳониён ба онҳо асос гузоштаанд. Дар рафти омӯзиши низоми ҳукуқии зардуштӣ ва Авесто меъёру падидаҳои ҳукуқии дорои хусусияти дигар муайян карда шуданд, ки то имрӯз дар соҳаҳои гуногуни ҳукуқи муосир мавҷуданд. Омӯзиши ҳамаҷонибаи падидаҳои ҳукуқӣ ва механизмҳои танзими ҳукуқии ин низоми қадимаи ҳукуқ боиси суханронӣ дар бораи ҳукуқи давлатӣ, ҳукуқи маданий, ҳукуқи оилавӣ мегардад.

Муаллиф хulosабарорӣ кардааст, ки дар ҷомеаи зардуштӣ мағҳуми «ҳарида гирифтани гуноҳ» ҷойгоҳи маҳсус дошт. Тибқи муқаррароти ҳукуқи ҷиноятии Авесто, имкони иваз кардани ҷазои ҷисмонӣ бо пардоҳти ҷуброни моддӣ (ё молумулкӣ) қобили қабул дониста мешуд. Чунин амали ҳалли мӯҷозот тавассути ҷубронро метавон дар Вандидод низ мушоҳида кард, ки дар он баробар қарор додани миқдори зарбаҳои қамчин бо арзиши молиявии онҳо ишора шудааст. Ин тарзи баррасии ҷазо ва истифодай меъёрҳои ивазшаванд дар замони салтанати Сосониён низ идома ёфта, қимати зарбаҳо бо ҳисобу китоби пулии замона муайян карда мешуд.

Дар Вандидод намудҳои гуногуни ҷавобгарии ҳукуқӣ ва ҷазо дарҷ гардидаанд, аз ҷумла: ҳукми қатл, ҷазоҳои ҷисмонӣ, мусодираи молумулк, пардоҳти товои дар шакли додани молумулк (пурра ё қисман), маҳрумсозӣ аз ҳукуқи будан дар ҷомеа ва дигар намудҳои ҷазо. Бо вучуди ин, дар амал бештар навъҳои ҷавобгарии ҳукуқие мавриди истифода қарор мегирифтанд, ки ҳарактери молиявӣ доштанд, ба мисли ҷаримаҳо, мусодираи амвол ва пардоҳти товои ба унвони «ҳаридани гуноҳ». Ин раванд на танҳо мӯҷозот буд, балки воситаи барқарорсозии адолат ва ҷуброни заари расондашуда ба ҷомеа ё шахсони ҷабрдида маҳсуб мешуд.

«Вандидод ҳамчун заминаи таърихӣ-ҳукуқии қонунгузории миллӣ» – чунин унвон шудааст, зербоби сеюми боби сеюми рисола. Муаллиф зимни таҳқиқоти ин зеробоб ишора мекунад, ки ҳукуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳукуқӣ ду падидаи муҳимми ҳукуқие мебошанд, ки дар ҳама давру замон мубрамияти худро

нигоҳ доштаанд. Омӯзиши ҷанбаҳои таърихӣ, муайян кардани нақши институтҳои мазкур дар давраҳои таърихӣ, гузаронидани таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии сарчашмаҳои ҳуқуқии таърихӣ бо меъёрҳои қонунгузории замони муосир мубрамияти масъалаи таҳқиқшавандаро боз ҳам меафзоянд.

Муҳаққики рисола хулоса баровардааст, ки дар Авесто меъёрҳои ҳуқуқӣ оид ба муносибатҳои ҳуқуқӣ-чиноятӣ, ҳуқуқӣ-маданӣ, ҳуқуқӣ-оилавӣ, ҳуқуқӣ-экологӣ ва амсоли инҳо ба назар мерасанд. Бинобар ин, мо тасмим гирифтем, ки меъёрҳои Авесторо бо меъёрҳои қонунгузории амалкунандай кишвар дар самти муносибатҳои чиноятӣ, маданӣ ва оилавӣ мавриди таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқӣ қарор дижем.

Тавре муаллифи таҳқиқот иброз медорад, дар бахши муносибатҳои ҳуқуқӣ-чиноятӣ бисёр меъёрҳоро воҳӯрдан мумкин аст, ки ҳам дар қонунгузории чиноятӣ ва ҳам дар Авесто ба мушоҳида мерасанд. Низоми ҳуқуқии зардуштӣ ба масъалаи чинояту чинояткорӣ таваҷҷуҳи маҳсус додааст. Дар ин хусус, Вандидод бахши меъёрҳои хусусияти чиноятии ҳуқуқидоштаро муттаҳид намудааст.

Бо дарназардошти таҳлилҳои анҷомёфта метавон ба хулоса омад, ки манбаъҳои ҳуқуқии зардуштӣ, бахусус Авесто, масъалаҳои чиноят ва ҷазоро ба таври мушаҳҳас дар бар гирифтаанд. Бисёре аз меъёрҳои ин низоми ҳуқуқӣ, новобаста ба қадимияти онҳо, бо принципҳо ва муҳтавои қонунгузории чиноятии муосир ҳамсозӣ ва ҳамоҳангӣ доранд. Метавон чунин хулоса кард, ки институтҳои зикршуда аз низоми ҳуқуқии зардуштӣ ба мусулмонӣ ва баъдан ба шуравӣ ва сониян ба низоми муосири ҳуқуқ гузариш намудаанд.

Таҳқиқоти анҷомпазирифта муайян соҳт, ки низоми ҳуқуқии зардуштӣ дар пояи таълимоти зардуштия ташкил шуда, ба арзишҳои инсонӣ, маҳсусан оилавӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир намудааст. Масъалаҳои марбут ба ташкили оила, муқаррароти никоҳ, шарту шароити бастани ақди никоҳ, мақоми аъзои оила, бекор намудани никоҳ ва фарзандҳонӣ аз ҷумлаи масъалаҳои муҳимми иҷтимоӣ мебошанд, ки дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ ба таври возех танзим ёфтаанд.

Авесто ҳамчун яке аз сарчашмаҳои қадимтарини таърихӣ-ҳуқуқӣ, ба муносибатҳои оилавӣ таваҷҷуҳӣ хос зоҳир намуда, паҳлуҳои мухталифи ҳаёти оилавиро дар асоси ахлоқ, масъулияти ва адолати иҷтимоӣ ба танзим даровардааст, ки бо қонунгузории амалкунанда мувофиқ мебошанд. Аз ҷумла шартҳои бастани никоҳ, бекор кардани никоҳ, якканикоҳӣ ва амсоли инҳо.

Дар ҳуқуқи зардуштӣ ба масъалаи муносибатҳои ҳуқуқи маданий таваҷҷуҳӣ хосса зоҳир шудааст. Дар Авесто бисёр меъёрҳоеро мушоҳида кардан мумкин аст, ки муносибатҳои маданиро танзим намуда, ба қонунгузории маданий амалкунандаи кишвар мувофиқат менамоянд.

ХУЛОСА

Дар асоси омӯзиши паҳлуҳои назариявӣ ва амалии ҳуқуқвайронкуниӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи Вандидод чунин хулосаҳои илмӣ ба даст омаданд:

1. Низоми ҳуқуқии зардуштӣ аз Авесто маншаъ мегирад. Баъзе падидаҳои ҳуқуқие, ки дар низомҳои ҳуқуқии кишварҳои шомили оилаҳои ҳукуқии романӣ-олмонӣ, англо-саксонӣ ва мусулмонӣ ба назар мерасанд, аз низоми ҳуқуқии зардуштӣ сарчашма мегиранд, ба монанди якканикоҳӣ, розигии тарафайн дар никоҳ, ҳифзи ҳайвоноти хонагӣ, ҷуброни зарар ё ҳариди гуноҳ ва ғ. Низоми ҳуқуқии Зардуштия нисбати зан аҳаммияти волое қоил буд ва ҳуқуқҳои эшонро ҳифз менамуд. Эҳтироми зан то ҷое буд, ки як рӯзи маҳсус ҳамчун рӯзи занҳо шинохта мешуд. Дар ин рӯз мардҷо ба онҳо тухфа менамуданд. Инчунин зану мард аз ҳуқуқи баробарии моддию маънавӣ барҳӯрдор буданд.

Дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ робитаҳои никоҳӣ бар пояи баробарии ҳуқуқии зану мард танзим мешуданд. Тибқи таълимоти ин дини қадим, на зан иҷозаи доштани якчанд ҳамсарро дар як вақт дошт ва на мард ҳақ дошт, ки дар ҷорҷӯбаи як никоҳ ба гирифтани ҳамсари дуюм иқдом намояд. Аз назари пайравони оини зардуштӣ, чунин амали якҷонибаи мард хилофи принсипҳои баробарии ҳуқуқии ҷинсҳо арзёбӣ мегардид. Дар ҳолатҳои ки зан дар ҳаёт буд ва муҳолифати худро изҳор мекард, мард наметавонист бе ризоияти ў никоҳи дигарро анҷом дихад. Чунин амал ҳамчун поймолсозии ҳуқуқ ва шарафи зан маънидод

мешуд. Зеро тибқи таълимоти зардуштӣ, зан ҳамчун мавҷуди пок ва арзишманд шинохта мешуд, ки оғаридаи Аҳромаздо буда, дорои ҳуқуқи пурра ба озодӣ, соҳибихтиёри ҷаҳонӣ ва масъулияти шахсӣ мебошад. Ӯ чун мард масъули рафтору кирдори худ дониста мешуд ва аз ҷиҳати арзиш ва мақом бо мард баробар ҳисобида мешуд [3-М]; [12-М].

2. Дар давраи ривоҷи таълимоти зардуштӣ, раванди мурофиавии суд аз омезиши зичи меъёрҳои ҳуқуқӣ бо таълимоти динӣ ва эътиқодоти мазҳабӣ иборат буд. Дар ин замина, принсипҳои адолати судӣ на танҳо бар пои қонунҳои дунявӣ, балки дар ҳамоҳангӣ бо арзишҳои динӣ ташаккул ёфта, низоми додгоҳиро бо унсурҳои аҳлоқӣ ва маънавӣ ғанӣ мегардониданд, ки дар замони муосир низ дорои аҳаммияти актуалий ва мубрам мебошанд. Ба ин принсипҳо тааллуқ мегиранд: 1) истиқболу озодӣ; 2) принсипи объективӣ будани судя дар ҳолатҳои зарур будани муқаррар гардидан ордалия. Ба кор бурда шудани ордалия ҳамчун яке аз василаҳои муайян намудани дурустии нишондод, шаҳодат, ҳақиқат ва адолат дар раванди муҳокимаи судӣ бо ҳидояти Раҷаб – фариштai адлу ростӣ аз таркибу ба ҳам пайвастагии муҳокимаи судии дорои унсурҳои илоҳии мардуми тоҷик дар даврони тамаддуни зардуштӣ ҳабар медиҳад.

Маросими анҷом додани ордалия дар кишварҳои бостонии Осиёи Миёна ба расму суннатҳои ҳалқу мардуми ҳиндӯаврупоии дигар наздик буд. Ордалия барои ба исбот расонидани гуноҳ шакли ғайриратсионалий ва ғайри қобили қабул аст, vale агар сатҳи рушду инкишофи мардум аз нигоҳи ҳуқуқӣ ва рушди механизми раванди баисботрасонӣ ба назар гирифта шавад, метавон гуфт, ки он бо тарзи тафаккури мурофиавии ибтидоии мардуми он замон мутобиқат ва мувофиқат дошт. Бо гузашти замон, ордалия тайи садсолаҳо дар кишварҳои мухталифи Аврупо мавриди истифода қарор дошт («Ҳақиқати Солидӣ», «Ҳуқуқи Саксонӣ»). Агар чунин тафаккуру равишҳо амиқан мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор бигиранд, айён мегардад, ки онҳо бо низоми муосири ҳуқуқ мухолифат надоранд. Ҳуди voguzorii вазифаи муайян кардани гунаҳкор ва бегуноҳ будани шаҳс ба нерӯҳои дигар аз бисёр ҷиҳат ба ҳоҳиши афроди даврони бостон барои ба таври объективӣ ва бетарафонга ҳал намудани

баҳсҳои додгоҳӣ алоқаманд аст. Инсоният имрӯз ҳам ба сӯи чунин ҳалли объективӣ ва бетарафонаи масъалаҳои додгоҳӣ дар давраи тафтишоти пешакӣ талош дорад. Мутаассифона, имрӯз дар шароити кунунӣ низ ҳангоми баррасии масъалаҳои мазкур мушкилоти мубрами зиёде вуҷуд доранд. Вале ин мавзуъ метавонад дар оянда дар меҳвари таҳқиқоту пажӯҳишҳои маҳсус қарор бигирад **[5-М]**.

3. Нуздаҳумин наски Авесто Вандидод ба шумор меравад, ки дар худ падидай ҷазо, ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ҳуқуқвайронкунӣ ва ғайраро фаро гирифта, барои мо тоҷикон омӯзиш ва таҳқиқ намудани паҳдӯҳои он ба манфиати кор аст. Вандидод ба шакли ҳаттӣ омада расидааст, чунки дар аҳди сулолаи Сосониён замони ҳукмронии Ҳусрави 1 аз ҷониби мӯбадони дини Зардуштӣ китобат гардида, ба таъкиди сарчашмаҳо дар қатори коҳинони маъбадҳо барои шоҳзодаҳо ва хизматчиёни дарбор низ аз ёд донистани матни Вандидод ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ лозим ва ҳатмӣ ба ҳисоб мерафт **[11-М]**.

4. Баррасии низоми ҳуқуқии марбут ба давраи зардуштӣ нишон медиҳад, ки табиати ҳуқуқвайронкунӣ дар заминаи рушди соҳторҳои давлатӣ ва иҷтимоӣ, инчунин таҷаввули ақидаҳои равонӣ, динӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ пайваста дар ҳоли тағиیر ва инкишоф қарор дошт. Татбиқи ҷазо мутобиқи дараҷаи ҳавфнокии ҷиноят, ҳусусиятҳои шахсии субъекти ҳуқуқвайронкунанда ва арзишу мақоми объекти ҳимояшавандада амалӣ мегардид **[2-М]**.

Дар асоси таҳлили сарчашмаҳои ҳуқуқии зардуштӣ, ҷиноятҳо ба гурӯҳҳои зерин тақсим карда мешаванд: а) ҷиноятҳо бар зидди дин ва муқаддасоти мазҳабӣ; б) ҷиноятҳо бар зидди соҳтори давлатӣ ва манфиатҳои сиёсӣ; в) ҷиноятҳо алайҳи шахсият, ки фарогири ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёт ва саломатӣ; ҷиноятҳо ба зидди озодӣ, даҳлнопазирӣ ва шаъну шарафи шахс мебошанд; г) ҷиноятҳо бар зидди муҳити зист ва олами ҳайвонот; ғ) ҷиноятҳо бар зидди молу мулк ва ҳуқуқи моликият.

5. Ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳамчун як падидай ҳуқуқӣ дар ҳамbastагӣ бо ташаккули ҷомеаи инсонӣ ба вуҷуд омада, дар ибтидо бар асоси меъёрҳои ахлоқӣ ва урғу одатҳои мардумӣ асос мегирифт. Ин маҷмуи қоидаҳо, ки танзимгари муносибатҳои

иçтимой буданд, тадричан ба низоми мураттаби ҳуқуқӣ табдил ёftа, реша дар таълимоти ҳуқуқии дини зардустӣ ва хосатан, дар матни Вандидод доштанд. Вандидод ҳамчун яке аз бахшҳои муҳимтарини Авесто, қоидаҳои мушаҳхаси ҳуқуқиро дар бораи ҷавобгарии шаҳсӣ ва танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ дар бар мегирад.

Ҷазоҳо намудҳои зерин доштанд: 1) ҳукми қатл; 2) ҷазои ҷисмонӣ; 3) ҷарима ва каффорай гуноҳ; 4) корҳои ислоҳӣ; 5) маҳдуд кардани озодӣ; 6) маҳрум сохтан аз озодӣ; 7) аз ҷамъият ҳориҷ кардан ва бадарға кардан; 8) мусодираи молу мулк; 9) маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли вазифаи муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян.

6. Ҳуқуқи ҷиноятии зардустӣ ҳатто ба масъалаи ҳифзи ҳаёти кӯдаки таваллуднашуда низ эътибори ҷиддӣ зоҳир карда, ба шахсоне, ки кӯдаки дар батни модар бударо аз ҳаёт маҳрум мекарданд, ҷазо муқаррар намуда буд. Агар зани ҳомила барои исқоти ҳамл ба табиб муроҷиат мекард ва ин амалро ў ба анҷом мерасонид, он гоҳ ҳам табиб ва ҳам занро ҳукми қатл интизор буд. Барои исқоти ҳамл дар баробари модар боз нафароне, ки ба ў дар ин кор мусоидат ё ҳамроҳӣ намудаанд, масалан табиб ё ягон шаҳси дигар, онҳо низ ба марг маҳкум мегардианд.

7. Ҳуқуқи маданий зардустӣ меъёрҳоero дар бар мегирифт, ки муносибатҳои ҳуқуқии маданий ҷанбаи молумулкидошта ва ғайримолумулкидоштаи шаҳсиро, ки байни зардустшиён ва намояндагони динҳои дигар ба вучуд меомад, танзим менамуд. Тибқи Вандидод, барои бевиҷдонона иҷро намудани шартнома нисбати гунаҳгор ҷавобгарии ҳуқуқии маданий пешбинӣ гардида буд [З-М].

8. Ҳуқуқи оилавии зардустӣ аз марҳилаи ташаккули ибтидоии ниҳоди оила оғоз гардида, дар тули рушду таҳаввули таълимоти динию ҳуқуқӣ, пояҳои устувори низоми ҳуқуқии оилавиро ба вучуд овардааст. Ин низом муносибатҳои марбут ба сохтор ва мақоми оила, нақши падару модар, тарбияи кӯдакон, фарзандҳонӣ, ташкили никоҳ ва шартҳои бастани он, инчуни, масъалаҳои бекорсозии никоҳ ва дигар ҷанбаҳои муҳимми ҳаёти оилавиро фаро

гирифта, бо муқаррароти мушаххаси динӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ танзим менамуд. Таълимоти зардуштӣ дар ҳар давра бо такя ба арзишҳои инсонмеҳвар ва иҷтимоӣ, оиларо ҳамчун асоси муҳимми чомеа эътироф намуда, барои ҳифз ва тақвияти он маҷмуи меъёрҳо ва арзишҳои мушаххасро таҳия ва риоя намудааст, барои риоя нашудани он ҷавобгарии ҳуқуқии оиласвиро пешбинӣ кардааст [12-М].

9. Дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ барои гунаҳгорон ҷавобгарии молиявӣ таъин мегардид. Ҷазо на бо пулу сиккаҳо, балки тавассути додани ҳайвонот, ба монанди гӯсфанд, гов ва ғ. иҷро мешуд. Бо ба вуҷуд омадани давлат ва пайдоши сикказанӣ аз сӯи шоҳони Ҳахоманишӣ ва Сосонӣ иҷрои ҷарима тавассути сикка ба роҳ монда шуд. «Қонунномаи Сосониён» – «Китоби ҳазор қарорҳои суд» яке аз сарчашмаҳои таърихӣ-ҳуқуқие мебошад, ки бевосита ҷавобгарии ҳуқуқии молиявиро муқаррар намудааст [4-М].

10. Дар садсолаи ахир таваҷҷуҳ ба омӯзиши паҳлӯҳои гуногуни таълимоти зардуштӣ, хусусан, ба таҳқики низоми ҳуқуқии он афзудааст, дар ҳоле ки аз нигоҳи таърихӣ низоми зикршуда ҳатто ба давраҳои пеш аз мелод тааллуқ дорад. Чунин таваҷҷуҳ вобаста ба он аст, ки дар таълимоти мазкур масъалагузориҳо дар ҳама сатҳ умумибашарӣ ва умумимилӣ буда, ҳатто дар он ба масъалаҳои марбут ба муҳити зист ва ҳифзи ҳайвонот аҳаммияти ҷиддӣ дода мешуд. Ҳама гуна меъёрҳои ҳуқуқие, ки ба манъи муносибати золимона нисбат ба ҳайвонот, маҳкум намудани ҳамчинсарой, такори чиноят, маҷмуи чиноят, суиқасди чиноят, чиноятҳои хотимаёфта, давраҳои содиршавии чиноят, пешгирии исқоти ҳамл ва қатъи ҳомиладории номатлуб ва ғайра бахшида шудаанд, аз низоми ҳуқуқии мазкур сарчашма гирифтааст ва то имрӯз ҳамчун танзимгари муносибатҳои ҷамъияти маҳсуб мешаванд [3-М].

11. Омӯзиши ҷанбаҳои таърихӣ, муайян кардани нақши институтҳои мазкур дар давраҳои таърихӣ, гузаронидани таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии сарчашмаҳои ҳуқуқии таърихӣ бо меъёрҳои қонунгузории замони мусоир мубрамияти масъалаи таҳқиқшавандаро боз ҳам меафзояд. Дар Авесто

меъёрҳои ҳуқуқӣ оид ба муносибатҳои чиноятӣ-ҳуқуқӣ, маданий-ҳуқуқӣ, оилавӣ-ҳуқуқӣ, экологӣ-ҳуқуқӣ ва амсоли инҳо ба назар мерасид. Бо ин назардошт, гузаронидани таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии Авесто бо қонунгузории соҳавии амалкунандаи кишвар аз ҷумлаи масъалаҳои мубрам арзёбӣ гардида, метавонад дорои аҳаммияти баланди илмию амалий бошад.

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТ

Дар натиҷаи омӯзиш, баррасӣ ва таҳқиқоти диссертационӣ таклифҳо ва тавсияҳои илмию амалии зерин пешниҳод карда мешаванд:

1. Дар Вандидод дар робита ба кирдорҳои бераҳмона нисбат ба ҳайвонот ҷазоҳо таъин шудааст, ки имрӯз дар қонунгузории баъзе кишварҳо ба назар мерасад. Аз ҷумла, дар натиҷаи таҳқиқот маълум гардида, ки дар м. 245-и Кодекси чиноятии ФР, дар м. 163-и Кодекси чиноятии Қирғизистон, дар м. 339¹-и Кодекси чиноятии Белорус, дар м. 202-1-и Кодекси чиноятии Узбекистон, дар м. 259-и Кодекси чиноятии Гурҷистон, дар м. 299-и Кодекси чиноятии Украина, дар м. 243¹-и Кодекси чиноятии Қазоқистон муносибати бераҳмона нисбати ҳайвонот муқаррар гардидаанд, ки ҳамчун таркиби чиноят дар КҶ ҔТ вуҷуд надорад. Аз ин рӯ, пешниҳод карда мешавад, ки таркиби нави чиноят дар м. 243¹-и КҶ ҔТ оид ба муносибати бераҳмона нисбати ҳайвонот ворид карда шавад, ки мавҷудияти ин модда ба нафӯи кор ҳоҳад буд [1-М].

2. Ворид намудани таркиби чиноятии м. 134² – Маҷбур намудан ба никоҳ ба КҶ ҔТ лозим ва ба нафӯи кор ҳоҳад буд. Ин ба таври воқеӣ боиси боло рафтани таъсири муқовимат зидди чинояткории алоқаманд ба савдои одамон дар марҳалаҳои муҳталифи он мегардад.

3. Вобаста ба Авесто ва Вандидод анҷоми чунин корҳоро ба мақсад мувоғиқ меҳисобем:

– ҷиҳати пос доштан ва ба саҳми мардум расонидани арзишҳои таърихии китоби Авесто, дар қатори асарҳои

пуарзиши «Тоҷикон», «Шоҳнома» китоби Авесто низ нашр гардида, ба мардум тақсим карда шавад;

– пешниҳод мегардад, ки китоби Авесто дар шакли оммафаҳм тафсир карда шавад;

– пешниҳод менамоем, ки дар кишвар Маркази авестошиносии назди Ҳукумати ҶТ ташкил карда шавад;

– барои вайрон кардани арзишҳои оилавӣ, маҳсусан барои хиёнати ҳамсарон ба яқдигар ҷавобгарии ҷиноятӣ дар гурӯҳи ҷиноятҳо ба муқобили оила ва ноболифон муқаррар карда шавад;

– пешниҳод карда мешавад, ки дар ҟТ Фарҳанги муқаммали истилоҳот ё ибораҳои Авесто таҳия карда шавад **[2-М]; [4-М]; [6-М]**.

4. Таъминоти моддие, ки қонунгузории оилавӣ дар шакли алимент муқаррар кардааст, заминаи таърихии худро маҳз аз сарчашмаҳои ҳуқуқи зардуштӣ мегирад. Фарқият дар он зоҳир мегардад, ки дар Авесто барои нигоҳубини нодурусти модару қӯдак ҷазои вазнин муқаррар кардааст. Бо ин назардошт, дар қонунгузори оилавии замони муосир бояд ба масъалаи мазкур боз ҳам таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шавад. Амалия нишон медиҳад, ки дар бисёр ҳолатҳо ҳалномаи судӣ ҷиҷати таъмини моддии қӯдак (алимент) саривақт пардоҳт карда намешавад. Бинобар ин, барои сари вақт иҷро накардани ҳалномаи суд дар хусуси пардоҳти алимент бояд ҷавобгарии ҷиноятӣ пурзӯр карда шавад **[7-М]**.

5. Вандидод аз дараҷаи сабук ба дараҷаи вазнин меъёрҳоро оид ба расонидани зарар ба саломатӣ пайдарҳам муқаррар намудааст. Вале дар КҔ ҟТ бошад, аввал зарари вазнин, баъдан миёна, сониян сабук муқаррар шудааст. Ҳол он ки санксияҳои ҳар як моддаи он аз дараҷаи сабук ба миёна ва баъдан ба вазнин муайян гардидааст. Бо ин назардошт, пешниҳод менамоем, ки м.м. 110-112 КҔ ҟТ ҷойҳояшон иваз карда шуда, аз сабук ба вазнин муқаррар гарданд.

**ФЕҲРИСТИ
ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАЧАИ
ИЛМИЙ**

I. Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванд ва тавсиякардаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд:

[1-М]. Азимов, Ф.А., Зокиров, З.Х. Баъзе масъалаҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ тибқи Вандидод ва таносуби он бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.А. Азимов, З.Х. Зокиров // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2022. – №2 (26). – С. 29-43; ISSN 2414 9217.

[2-М]. Азимов, Ф.А. Правонарушения и преступления в Видевдате: историко-правовой анализ [Текст] / Ф.А. Азимов // Законодательство. – 2022. – №4 (48). – С. 133-138; ISSN 2410-2903.

[3-М]. Азимов, Ф.А., Саъдизода, Ҷ. Нақши низоми ҳуқуқии зардуштия дар тақвиятёбии ҳуқуқи миллӣ [Матн] / Ф.А. Азимов, Ҷ. Саъдизода // Паёми Дошигҳоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №5. – С. 231-239; ISSN 2413-5151.

[4-М]. Азимов, Ф.А., Раҳмон, Д.С. Вижагиҳои таълимоти ҳуқуқии Вандидод дар пасманзари умумии ҳуқуқи зардуштӣ [Матн] / Ф.А. Азимов, Д.С. Раҳмон // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2023. – №3 (31). – С. 40-54; ISSN 2414 9217.

[5-М]. Азимов, Ф.А. Мағҳум ва таснифоти ҷавобгарии ҳуқуқӣ тибқи Вандидод [Матн] / Ф.А. Азимов // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2023. – №4 (32). – С. 68-78; ISSN 2414 9217.

[6-М]. Азимов, Ф.А. Вандидод ҳамчун сарчашмаи таърихӣ-ҳуқуқӣ [Матн] / Ф.А. Азимов // Қонунгузорӣ. – 2023. – №4 (52). – С. 18-27; ISSN 2410-2903.

[7-М]. Азимов, Ф.А. Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии Авесто бо қонунгузории амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши ҳуқуқи ҷиноятӣ [Матн] / Ф.А.

Азимов // Мақаллаи Академии ҳуқуқ. – 2025. – №2 (54). – С. 57-59; ISSN 2305-0535.

II. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмуаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалий чоп шудаанд:

[8-М]. Азимов, Ф.А., Муқимов, С.Д. Зӯроварӣ – омили асосии барҳамхӯрии оилаҳо дар ҷомеаи имрӯза [Матн] / Ф.А. Азимов, С.Д. Муқимов // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2021. – №2 (6). – С. 141-144; ISSN 3078-3402.

[9-М]. Азимов, Ф.А., Лашкарбекова, Г., Саймуродов, Б.Қ., Тоиров, М.М. Муборизаҳои иттилоотӣ дар фазои шабакаҳои иҷтимоӣ [Матн] / Ф.А. Азимов, Г. Лашкарбекова, Б.Қ. Саймуродов, М.М. Тоиров // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2021. – №2 (6). – С. 97-100; ISSN 3078-3402.

[10-М]. Азимов, Ф.А., Латифов, М.А., Муқимов, С.Д. Рухсатии меҳнатӣ ва моҳияти он [Матн] / Ф.А. Азимов, М.А. Латифов, С.Д. Муқимов // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2022. – №2 (10). – С. 110-114; ISSN 3078-3402.

[11-М]. Азимов, Ф.А. Проблемаҳои ҳуқуқвайронқунӣ ва ҷавобарии ҳуқуқӣ [Матн] / Ф.А. Азимов / Маҷмуи мақолаҳои конференсияи илмӣ-амалии байнамилалӣ баҳшида ба таҷлили 30-юмин солгарди Истиқболи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи «Рушди илмҳои баşардӯстӣ (гуманитарӣ) дар 30 соли Истиқболи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (04.09.2021). – Рашт, 2021. – С. 188-192.

[12-М]. Азимов, Ф.А. Ниҳодҳои ҳуқуқӣ дар Вандидод [Матн] / Ф.А. Азимов / Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон, кормандон ва донишҷӯёни Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт баҳшида ба 26-солагии Ваҳдати миллӣ ва «Бистсолагии омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040). – Рашт, 2023. – С. 130-133.

[13-М]. Азимов, Ф.А. Низоми ҳуқуқи зардуштия ва арзишҳои башарии он [Матн] / Ф.А. Азимов / Масъалаҳои назариявии ташаккули фарҳанги ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон: маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ (5-уми декабри соли 2023). – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 496-501.

III. Воситаҳои таълимӣ:

[14-М]. Азимов, Ф.А., Раҷабзода, М.Н., Зокирзода, З.Ҳ., Бобоҳонов, Ф.А., Муқимов, С.Д. ва диг. Ҳуқуқ [Матн]: воситаи таълимӣ барои донишҷӯёни ғайритахассусӣ / Ф.А. Азимов, М.Н. Раҷабзода, З.Ҳ. Зокирзода, Ф.А. Бобоҳонов, С.Д. Муқимов ва диг. // Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент М.Н. Раҷабзода. – Рашт, 2023. – 280 с.

[15-М]. Азимов, Ф.А. Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Воситаи таълимӣ: нашри аввал [Матн] / Ф.А. Азимов, И.И. Алиев, З.Ҳ. Зокирзода, М.Н. Раҷабзода, Ф.А. Бобоҳонов, Н.М. Шодизода ва диг. // Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Ҳ. Зокирзода.– Душанбе: Ашуриён, 2022. – 256 с.

[16-М]. Азимов, Ф.А. Ҳуқуқи чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми умумӣ. Воситаи таълимӣ: нашри аввал [Матн] / Ф.А. Азимов, И.И. Алиев, З.Ҳ. Зокирзода, М.Н. Раҷабзода, Ф.А. Бобоҳонов, Н.М. Шодизода ва диг. // Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент М.Н. Раҷабзода. – Душанбе: «Ашуриён», 2023. – 320 с.

[17-М]. Азимов, Ф.А. Ҳуқуқи мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Воситаи таълимӣ: нашри аввал [Матн] / Ф.А. Азимов, И.И. Алиев, З.Ҳ. Зокирзода, М.Н. Раҷабзода, Ф.А. Бобоҳонов, Н.М. Шодизода ва диг. // Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Ҳ. Зокирзода. – Душанбе: Ашуриён, 2024. – 288 с.

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

УДК: 34таджик(575.3)+343.2/7+343.977.340.6

ББК: 67.99(2таджик)93+67.52+67.73+67.99(2)94

A – 37

АЗИМЗОДА ФИРДАВС АКБАРАЛИ

**ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ВАНДИДОДУ**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

ДУШАНБЕ – 2025

Диссертация выполнена на кафедре прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета Таджикского национального университета.

Научный руководитель: Сайдизода Джаконгир – кандидат юридических наук, доцент, заведующий отделом социального развития и связей с общественностью аппарата Председателя города Душанбе.

Официальные оппоненты: Бободжонзода Исропил Хусейн – доктор юридических наук, доцент, заведующий отделом теоретических проблем современного государства и права Института философии, политологии и права имени А. Баховаддина Национальной академии наук Таджикистана;

Мансурзода Амиршох Мансур – кандидат юридических наук, доцент, начальник факультета №2 Академии МВД Республики Таджикистан.

Ведущая организация: Образовательное учреждение высшего профессионального и послевузовского образования «Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан» (г. Душанбе).

Защита диссертации состоится «09» декабря 2025 года, в 10⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-018 при Таджикском национальном университете (734025, г. Душанбе, ул. Буни Хисорак, корпус 11, 1 этаж, зал диссертационного совета юридического факультета ТНУ).

С диссертацией можно ознакомиться на сайте www.tnu.tj и в Центральной научной библиотеке Таджикского национального университета по адресу: 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.

Автореферат разослан: «___» 2025 года.

**Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат юридических наук, доцент**



Кодиров Н.А.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. После обретения Государственной независимости Республики Таджикистан возросло внимание к изучению и возрождению правовых ценностей, связанных с историей таджикского народа, в том числе зороастриской правовой системой. Этот период считается одним из основных источников формирования общей человеческой культуры. Таджикский народ, имеющий многовековую историю, ещё за тысячи лет до современности применял правовые системы, которые определяли преступления и наказания, способствовали регулированию общественных отношений и отличались гуманностью.

В этом контексте проблема правонарушений и юридической ответственности, согласно Вандидоду, является одной из актуальных и дискуссионных в истории и теории государства и права. Изучение и исследование правонарушений и юридической ответственности, по Вандидоду, имеют не только теоретическое и историческое значение, но и практическое.

Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в своих выступлениях призывает учёных и интеллектуалов страны уделять больше внимания историческим достижениям народа: «В соответствии с текущей мировой ситуацией, которая характеризуется политическими, экономическими, культурными и моральными кризисами, учёные-обществоведы должны больше внимания уделять историческим достижениям своего народа и направлять свои исследования на укрепление основ национального государства как важнейшего фактора защиты и укрепления государственной независимости» [11, с. 5]. Также глава государства уважаемый Эмомали Рахмон во время встречи с представителями науки и образования подчеркнул, что «научные труды должны соответствовать национальным интересам, в них должны постоянно отражаться принципы универсальности, основы конституционного строя, укрепление национального единства и чувства патриотизма» [48].

С обретением государственной независимости учёные, исследователи и представители интеллектуальной элиты

таджикского народа стали уделять больше внимания богатой истории и достижениям своего народа. Эти тенденции получили новое звучание в выступлениях Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в Послании народу и парламенту в 2014 году отметил: «Важнейшей задачей учёных страны является изучение богатой истории народа с учётом условий независимого государства, исследование философских и культурно-литературных богатств таджиков, сохранение и укрепление статуса государственного языка, поддержание чистоты языка общения, развитие таджикского научного языка, почитание исторических ценностей и достойное представление достижений предков на международном уровне» [47].

История свидетельствует, что предки таджикского народа не только достигли успехов в области литературы, но и обладали продвинутым опытом государственного управления, правовыми документами и гуманными законами, которые занимали достойное место среди народов древнего мира. Несмотря на то что предки неоднократно подвергались внешним вторжениям, многие историко-правовые источники, включая Авесту, сохранились до наших дней. Авеста – древнейший религиозный, литературный и исторический памятник таджиков, источник зороастрийской правовой системы и важное руководство для зороастрийцев. Авеста является источником, в котором предвидены важнейшие принципы общественной жизни. Принципы и установления Авесты, исходящие от Ахура Мазды, были распространены в обществе через основателя зороастрийской религии – пророка Заратустры. Согласно источникам, зороастрийское учение, основным источником которого является Авеста, действовало в качестве официальной религии и правовой системы на территориях Бухтара, Согда, Хорезма, Ферганы, Памира, Хорасана, части земель за Кавказом и территории Западного Ирана, и общественные отношения регулировались на основе Авесты. Название «Авеста» происходит от среднеперсидского «арастак», позже «авастай», что переводится как основа, установление, свидетельство, договор [4, с. 59]. Авеста, которая у нас есть сегодня, является

результатом усилий зороастрийцев Индии, сохранивших эту священную книгу, представляющую собой культуру, цивилизацию и древний иранский язык, а также наиболее важный письменный документ из Восточного Ирана. Книга Авесты несколько раз издавалась в разных странах, таких как Индия, Иран, Таджикистан и страны Европы, но, с точки зрения научного подхода, они не являются достаточно авторитетными. Наиболее точное и научное издание, которое используется в научных исследованиях, было подготовлено Карлом Фридрихом Геллнером, известным авестоведом, после сравнения и анализа более чем 130 различных рукописей. Поэты эпохи Саманидов, гордившиеся национальными достижениями и непринявшими арабский шовинизм, с гордостью вспоминали о культуре и литературе древнего периода, особенно Авесте, а также «Занде» (Зенд – пехлевийский перевод и комментарии Авесты) и «Позанд» (Позанд – среднеперсидские тексты, записанные авестийским алфавитом).

Например, в одном из двустиший Рудаки упоминается имя Авеста в форме Абисто.

*Ҳамчу муаммост фахру ҳиммати ўшарҳ,
(Его величие и доблесть – как чудо, необъяснимы),*

Ҳамчу Абистост фазлу сирати ў Занд.

*(Его добродетели и жизненный путь – как Авеста,
безупречны).*

Основоположником зороастрийского учения является Заратустра, который в возрасте тридцати лет получил пророческую миссию и стремился к признанию своего учения царём Балха. Учёные по-разному трактуют лексическое значение имени Заратустра. В мировых культурах его называют Зороастром, Заратустрой или даже «обладателем жёлтого верблюда». Заратустра был сыном Пурушаспы из рода Спантаман и распространял своё учение от имени Ахура Мазды среди народов древнего мира. Правовые и религиозные учения Заратустры изложены в Авесте – священной книге. Авеста состоит из 21 части, до наших дней дошли пять из них. Одним из ключевых разделов священной книги Авесты является Вандидод, в котором подробно рассматриваются важные вопросы, связанные с правонарушениями и юридической

ответственностью. Научный анализ этого источника может внести значительный вклад в развитие теории права и совершенствование законодательства современной Республики Таджикистан. Вандидод известен как один из важнейших и наиболее сохранившихся правовых памятников зороастризма и правового наследия таджикской древности. Этот древний документ, который можно рассматривать как своего рода правовой кодекс, имеет большое научное значение. Его изучение важно для правовых исследований и профессиональной деятельности юристов. Другими словами, Вандидод является сокровищницей таджикского права и кодексом, регулирующим большинство областей права. Он регулировал правовые отношения в древнем мире, включая уголовные, гражданские, административные, экологические и другие отношения. Правовое пространство древности регулировалось именно через Вандидод по сравнению с другими правовыми источниками.

В истории государственности таджиков и в стремлении таджикского народа к независимости образование Республики Таджикистан имеет неоценимое значение. Оно открыло новые страницы жизни для нашего народа и создало условия для изучения и сохранения таджикских культурных ценностей. По мнению Основателя национального единства – Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, необходимо особое внимание к всестороннему изучению исторических и культурных ценностей многотысячелетней нации, поставив их в центр современного исторического процесса [9, с. 96]. Изучение истории – это не только познание прошлого, но и необходимость для развития будущего каждого народа и государства. Сегодня жители страны больше чем когда-либо нуждаются в самосознании и формировании своего исторического сознания. Мы должны извлекать уроки из истории прошлого и предпринимать великие дела для полного национального единства [10, с. 4-5].

Поэтому, учение вопросов правонарушений и юридической ответственности по Вандидоду, и других его аспектов имеет большое значение для повышения национального самосознания и осознания славного прошлого в контексте современного законодательства Республики Таджикистан.

Степень изученности научной темы. В рамках теории государства и права уделяется значительное внимание таким

элементам, как понятие, сущность, назначение, классификация и виды правонарушений и юридической ответственности, что свидетельствует о широкой аналитической и дискуссионной активности по данной теме. Определенные аспекты правонарушений и юридической ответственности были в той или иной мере отражены в научных исследованиях, проведенных различными учеными: Ю.А. Азиззода [24; 25; 26; 32], Г.С. Азизкулова [1], Б.Т. Базилев [2], Н.И. Бобоева [33], Ф.А. Бобохонов [34; 35], М.С. Богданова [36], Е.Б. Буризода [3; 27; 37], А.М. Диноршох [5; 28], З.Х. Зокирзода [38; 39], Ш.Ф. Искандаров [40], Ш.М. Исмоилов [6], Н.Ш. Курбонализода [41], М.А. Махмудзода [7], А.С. Мордовец [42], Е.С. Насриддинзода [8], А.И. Петелин [29], И.Н. Радько [43], М.З. Рахимзода [30], Дж. Саъдизода [44], И.Н. Тихоненко [45], А.Г. Холикзода [14; 15; 16; 17; 18; 19], М.М. Холинова [46], С. Хасанов [20], Ш.Т. Шарипов [21; 22; 23]. Р.Ш. Шарофзода [12; 13; 31]. Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствует комплексное монографическое исследование, посвящённое вопросам правонарушений и юридической ответственности в рамках Вандидода. Такой недостаток подчеркивает актуальность дальнейших научных работ, направленных на систематизацию и углубленное изучение данной темы.

Связь исследования с программами либо научной тематикой. Данное научное исследование проводится в рамках долгосрочной программы научно-исследовательских работ кафедры прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета Таджикского национального университета на тему «Теоретические вопросы развития правовой системы Республики Таджикистан в контексте глобализации на 2021-2025 годы».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования заключается в всестороннем анализе правонарушений и юридической ответственности в контексте Вандидода, что позволит выявить специфические характеристики данной темы, а также раскрыть ее понятие, социальное предназначение, способы реализации и взаимодействие с современным законодательством Республики Таджикистан.

Задачи исследования. Для достижения целей диссертационного исследования требуется выполнить следующие задачи:

- анализ зороастрийской правовой системы и заложенных в ней гуманистических ценностей;
- изучение процессов формирования и эволюции понятий правонарушения и юридической ответственности в рамках зороастрийской правовой доктрины;
- оценка Вандидода как значимого исторического и правового источника;
- анализ определения правонарушения и его классификации в соответствии с положениями Вандидода;
- теоретический обзор юридической ответственности и ее форм в тексте Вандидода;
- сопоставление характеристик правонарушения, предусмотренного Вандидодом, с нормами действующего законодательства Республики Таджикистан;
- исследование юридической ответственности в контексте Вандидода и ее соотношение с законодательством Республики Таджикистан;
- анализ Вандидода как историко-правовой основы национального законодательства.

Объект исследования. Исследование сосредоточено на изучении и разработке одного из сложных вопросов истории и теории государства и права – правонарушения и юридической ответственности по Вандидоду.

Предмет исследования. Тема диссертационного исследования включает в себя анализ критериев, связанных с зороастрийской правовой системой и её универсальными ценностями, а также исследование процессов формирования и развития правонарушений и юридической ответственности в рамках данной системы. В рамках работы рассматривается Вандидод как историко-правовой источник, а также его роль в определении понятий и классификации правонарушений и юридической ответственности, согласно зороастрийской традиции. Дополнительно исследуется соотношение правонарушений, предусмотренных Вандидодом, с современным законодательством Республики Таджикистан, а также

анализируются особенности юридической ответственности, по Вандидоду, и её соответствие современным правовым нормам.

Этапы, место и период исследования (исторические рамки исследования). Данное диссертационное исследование охватывает два ключевых этапа в изучении правонарушений и юридической ответственности: 1) процесс становления и развития правонарушений и юридической ответственности в контексте зороастрийской правовой системы; 2) анализ правонарушений и юридической ответственности, по Вандидоду, и их взаимосвязь с действующим законодательством Республики Таджикистан. В рамках данного исследования осуществляется изучение эволюции правонарушений и юридической ответственности по Вандидоду, на территории исторического и современного Таджикистана. Период проведения диссертационного исследования включает 2021-2025 годы.

Теоретические основы исследования базируются на научно-теоретических трудах как отечественных, так и зарубежных ученых, которые освещают различные аспекты правонарушений и юридической ответственности в контексте Вандидода. В процессе разработки диссертации автор опирался на работы таких исследователей, как У.А. Азиззода, Н.И. Бобоева, Ф.А. Бобохонов, Э.Б. Буризода, А.М. Диноршох, З.Х. Зокирзода, А.И. Имомов, Ш.Ф. Искандаров, Н.Ш. Курбонализода, М.А. Махмудзода, Э.С. Насридинзода, М.З. Рахимзода, Д.С. Раҳмон, С.А. Раджабзода, Н.Ф. Сафарзода, Дж. Сайдизода, Б.А. Сафарзода, А.Г. Холикзода, М.М. Холинова, Р.Ш. Шарофзода, Ш.Т. Шарипов и других ученых.

Методологические основы исследования. Методологической основой диссертационного исследования являются общенаучные и специальные юридические методы. В ходе работы наиболее широко применялись диалектический, логико-лингвистический, статистический, формально-юридический, сравнительно-правовой и историко-правовой методы.

Диалектический метод использовался для анализа процессов формирования и развития правонарушений и юридической ответственности, по Вандидоду, что позволило исследовать их исторические этапы и динамику. Логико-лингвистический метод способствовал анализу и точному

изложению юридических терминов, понятий и выражений, используемых в диссертации, обеспечивая единообразие и точность их применения с логической и лингвистической точек зрения. Применение формально-юридического метода позволило рассматривать правонарушения и юридическую ответственность, по Вандидоду, как явления юридической природы. Сравнительно-правовой метод использовался для сопоставления законодательства Республики Таджикистан и нормативных актов иностранных государств в сфере уголовной ответственности, что способствовало выявлению сходств и различий между ними. Метод государственно-правового сравнения позволил сопоставить уголовное законодательство стран-участниц СНГ с Таджикистанским Уголовным кодексом, в частности, в отношении регулирования жестокого обращения с животными. Историко-правовой метод применялся для исследования исторических аспектов правонарушений и юридической ответственности, по Вандидоду. Совокупность указанных методов обеспечила всестороннее, комплексное и объективное проведение диссертационного исследования, а также достижение поставленных научных и практических задач.

Эмпирические предпосылки. Эмпирическую основу исследования составляют нормативные правовые акты и источники, включая Конституцию Республики Таджикистан, Уголовный, Гражданский, Семейный и Трудовой кодексы Республики Таджикистан, а также отдельные законодательные акты как современного периода, так и советской эпохи. В качестве источников также использовались правовые нормы, исходящие из мусульманского права и зороастриской правовой системы, в частности, Авеста. Дополнительно в исследование включены нормативные акты отдельных государств, что позволило провести сравнительный анализ правовых систем. Важнейшей руководящей основой и источником для проведения исследования служат ежегодные послания Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли, которые отражают актуальную правовую и политическую линию государства.

Научная новизна исследования. Научная новизна данной диссертации заключается в том, что она является первым комплексным научным исследованием, посвящённым вопросам

правонарушений и юридической ответственности в рамках Вандидода.

Основные положения, выносимые на защиту, отражают новаторский характер работы и достигнутые результаты по решению поставленных задач, которые можно систематизировать следующим образом:

- Впервые зороастрийская правовая система и её универсальные ценности стали предметом монографического исследования;

- Проведено и определено становление и развитие правонарушений и юридической ответственности в зороастрийской правовой традиции;

- Впервые изучен Вандидод как историко-правовой источник, раскрыты его понятия и классификация правонарушений;

- Сформулировано и классифицировано понятие юридической ответственности, по Вандидоду, а также определены её соотношения с современным законодательством Республики Таджикистан;

- Впервые установлено содержание юридической ответственности, по Вандидоду, и выявлены её связи с действующим законодательством страны;

- Разработаны рекомендации по решению проблем законодательства, правовой теории и практики Республики Таджикистан, связанные с исследуемой тематикой;

- Вандидод проанализирован как историко-правовая основа национального законодательства, выявлены общие черты и различия нормативных актов отраслевого законодательства Республики Таджикистан и норм Вандидода.

Положения, выносимые на защиту. Научная новизна данного исследования подтверждается следующими положениями, выносимыми на защиту:

1. Зороастрийская правовая система базируется на текстах Авесты, и многие правовые институты, действующие в рамках романо-германской, англосаксонской и мусульманской правовых систем, имеют свои корни в зороастрийской правовой традиции. Среди них – моногамия, взаимное согласие в браке, защита домашних животных, возмещение ущерба или искупление греха и другие. В Вандидоде закреплены уголовные

наказания, такие как смертная казнь, телесные наказания, конфискация имущества, возмещение ущерба посредством передачи права собственности (частичного или полного), изгнание из общества и иные меры. В большинстве случаев применялись штрафы, конфискация имущества, передача имущества в качестве возмещения ущерба (искупление греха) и т. д., что свидетельствует о широком спектре санкций. Исторические источники свидетельствуют о том, что наши предки применяли ответственность за жестокое обращение с животными в форме искупления греха или искупления, что подчеркивает важность восстановления и возрождения данного института в современном правовом поле.

2. Исторические и правовые системы Таджикистана достигли определенного прогресса в отдельных аспектах по сравнению с современными правовыми нормами, проявляя более серьезное отношение к вопросам защиты прав и свобод человека. Например, институт «покупки греха» – явление, существовавшее в эпоху зороастрийского права, аналогично институту фидия (искуплению греха), широко распространенному в исламской правовой традиции. По институту фидия, преступник освобождается от юридической ответственности при условии выплаты определенной суммы, что в зороастрийском праве именовалось «покупкой греха». Данное сравнение подчеркивает историческую преемственность правовых институтов и их развитие в контексте различных правовых систем.

3. На территории исторического Таджикистана в период со II тысячелетия до нашей эры по VII век нашей эры функционировала зороастрийская правовая система. Отдельные элементы этой системы впоследствии интегрировались в западную правовую традицию и были адаптированы в современном законодательстве Таджикистана, приобретая западные формы и стили. Таджики изначально являлись носителями правовой культуры, и в сочетании с их традиционными правовыми нормами формировались правовые институты, которые со временем оказали влияние на развитие различных правовых систем и нашли отражение в современной правовой системе страны, в римских формах и стилях. Например, согласно учению Авесты, женщина в период менструации не могла входить в священные огни, воду и иные чистые места,

поскольку это считалось осквернением. Женщина в таком состоянии называлась «армешт», а место, где она находилась, – «армештгох» («армештгос»). Она должна была пройти ритуал очищения, после чего допускалась в общество. В соответствии с учением Вандидода, мертвое тело считалось нечистым, и его транспортировка не могла осуществляться одним человеком. Эту работу выполняли с помощью других членов общин, поскольку при переносе тела могла возникнуть опасность заражения и осквернения общин. Нарушение этих запретов влекло за собой запрет на передвижение и нахождение в определённых местах. Основные черты зороастрийской правовой системы включают ответственность, добросовестность, добровольное и ненасильственное соблюдение общественных правил. Эта система всегда пропагандировалась среди населения, и в ней осуждались безответственность в исполнении обязанностей и небрежность в соблюдении правил, связанных с общественной жизнью и обеспечением жизнедеятельности людей.

4. В соответствии со статьей 54 Уголовного Кодекса Таджикской Республики, ограничение свободы считается одним из видов наказаний. В результате исследования установлено, что первоначальное возникновение или зарождение наказания в виде ограничения свободы берет начало из зороастрийской правовой системы. Согласно источникам, этот вид наказания был введен под влиянием правовой системы Советского Союза и был перенесен в правовую систему Таджикистана, особенно в рамках Уголовного Кодекса Республики Таджикистан. В древних источниках, в том числе в Вандидоде, предусмотрены некоторые нормы, аналогичные или схожие с наказанием в виде ограничения свободы. Хотя в Вандидоде использовались термины «ограничение» или «перемещение места», фактически это означало ограничение свободы передвижения человека в определенных местах. Следовательно, можно сделать вывод, что влияние зороастрийской правовой системы на советскую правовую систему, особенно в сфере преступлений и наказаний, было значительным.

5. Согласно анализу, в Авесте описаны юридические нормы, которые свидетельствуют о существовании в древности систематизированных подходов к определению преступлений и наказаний. Уже в тот период были предусмотрены различные

формы юридической ответственности, ограничения свободы, смертная казнь и другие виды санкций.

6. В зороастриском праве наличие детей считалось важным условием брака, и развод не был доброжелательным. По нашему мнению, этим вопросам следует уделить серьезное внимание в действующем законодательстве. Поскольку они являются одним из факторов, приводящих к распаду семей. Согласно Вандидоду под правонарушением понимается совершение действий, направленных против запретов или объектов, охраняемых Ахура Маздой.

7. В Таджикистане многие общепринятые правовые нормы имеют свои корни в зороастриской правовой системе. В зороастриском уголовном праве большое внимание уделялось защите жизни плода в утробе матери. Согласно этим нормам, лицо, виновное в смерти плода, несло серьёзную ответственность. Если беременная женщина обращалась к врачу за проведением абортов и врач выполнял эту процедуру, то оба – и врач, и женщина – могли быть приговорены к смертной казни. Таким образом, до настоящего времени сохранилось множество норм и понятий, отражающих принципы справедливости и гуманизма по отношению к людям, животным и природе.

8. В Вандидоде правовые нормы изложены так чётко, что определены понятия правонарушения и юридической ответственности, а также способы и методы наказания. В древности многие аспекты юридической науки были детально разработаны и уточнены. Такие правовые институты, как рецидив, покушение на преступление, форма вины, виды правонарушений, условное неприменение наказания и амнистия, сохраняют своё научное и практическое значение до сих пор.

9. Другая особенность Вандидода заключается в том, что при планировании или подготовке к совершению преступления учитывались его рецидив и тяжесть. Согласно зороастрискому учению, преступление, которое ещё не началось и не причинило вреда, должно быть предотвращено на корню. Также предлагается возродить правовой феномен искупления греха, который использовался ранее в отношении животных, включая домашних собак и пастухов.

10. Признаки внимания и взаимосвязи определённого интереса тесно связаны с этой идеей сохранения национальных

традиций на протяжении нескольких последних столетий и имеют отношение к другому фактору, а именно к тому, что многие правовые институты до сих пор, несмотря на прошедшие века и большие временные промежутки, остаются актуальными и обязательными для современного периода, как и прежде. В частности, это относится к правовым нормам, регулирующим жестокое обращение человека с животными, запрет однополых отношений, рецидив преступлений, совокупность преступлений, умышленное преступление, оконченное преступление, сроки совершения преступлений, предотвращение абортов и прерывание нежелательной беременности, и другие аспекты.

11. Законодательная система зороастрцев сформировалась на основе религиозных учений зороастризма и придаёт особое значение социальным человеческим ценностям, в частности вопросам семейных отношений. Понятия, связанные с созданием семьи, заключением брака, условиями его заключения, правами и обязанностями членов семьи, расторжением брака и вопросами усыновления, специфически регламентированы в системе правовых норм этой системы. Авеста, признанная важным историческим и правовым источником, уделяет серьёзное внимание вопросам семейных отношений, охватывая различные аспекты этих отношений, соответствующие действующему законодательству. В частности, это касается условий заключения брака, расторжения брака, моногамии и аналогичных аспектов.

Теоретическая и практическая значимость исследования выражается в том, что выводы и предложения, полученные в результате диссертационного исследования, могут быть использованы для решения теоретических и практических вопросов правонарушений и юридической ответственности по Вандидоду. Проведённое исследование может применяться в процессе изучения дисциплин «Теория государства и права», «Права человека», «Уголовное право», «Административное право», «Гражданское право», «Семейное право» и других. Нововведения работы могут также обсуждаться при преподавании специальных курсов «Проблемы юридической ответственности» и «Право ребенка».

Исследование имеет практическую ценность, поскольку его результаты и рекомендации по вопросам правонарушений и

юридической ответственности могут быть применены при разработке и улучшении законодательства страны. Полученные выводы также значимы для практики применения законов в области определения правонарушений и установления юридической ответственности.

Степень достоверности результатов исследования.

Достоверность результатов основана на анализе объективных и всесторонних теоретических и практических исследований по различным аспектам правонарушений и ответственности в соответствии с Вандидодом, а также на анализе результатов и научных выводов, концепций, идей и практических рекомендаций автора, научных аспектов исследования и рекомендаций, сравнительном правовом анализе национального законодательства с законодательством зарубежных стран, а также на изучении текущего состояния, перспектив и путей совершенствования законодательства страны по исследуемому вопросу.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Тема и содержание исследования соответствуют научной специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве, что подтверждено Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан.

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад автора диссертации подтверждается научной новизной результатов исследования, научными положениями, представленными для защиты, научными статьями, докладами на республиканских и международных научных конференциях. Кроме того, стиль написания, постановка вопроса, структура диссертации отражают личный вклад автора. Также автор в статьях и докладах, представленных на научных конференциях, разработал предложения по совершенствованию законодательства Таджикистана в области правонарушений и юридической ответственности.

Апробация и применение результатов диссертации.

Диссертация была подготовлена и обсуждена на кафедре прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета Таджикского национального университета.

Основные положения диссертации были представлены в виде докладов на следующих конференциях:

– на международной научно-практической конференции, посвящённой 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан, на тему «Развитие гуманитарных наук за 30 лет государственной независимости Республики Таджикистан». Доклад был на тему «Проблемы правонарушений и юридической ответственности» (Рашт, 2021);

– на научно-практической конференции, посвящённой 26-летию Национального единства и «Двадцатилетию образования и развития естественных, точных и технических наук в сфере науки и образования (2020–2040)». Доклад был на тему «Правовые институты в Вандидоде» (Рашт, 2023);

– на международной научно-теоретической конференции на тему «Теоретические вопросы формирования культуры права человека в Таджикистане». Доклад был на тему «Система зороастриского права и её человеческие ценности» (Рашт, 2023);

– на международной научно-практической конференции на тему «Предупреждение коррупции как средство защиты прав человека и обеспечения эффективности государственного управления: состояние и перспективы». Доклад был на тему «Гуманистические ценности Вандидода» (Душанбе, 2024);

– на международной научно-теоретической конференции на тему «Права человека: теоретические и практические аспекты». Доклад был на тему «Правонарушение согласно Вандидоду и его соотношение законодательству Республики Таджикистан» (Душанбе, 2024).

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 17 научных статей, в том числе 7 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан, и 6 статей в других изданиях. Также автором опубликовано 4 учебных материала по соответствующей теме.

Структура и объём диссертации. Диссертационное исследование состоит из перечня сокращений или условных обозначений, введения, трёх глав, восьми параграфов, заключения, рекомендаций по практическому использованию результатов исследования, список литературы (источников) и

перечня научных публикаций соискателя ученой степени. Общий объем диссертации составляет 190 страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)

Во **введении** обоснована актуальность темы исследования, определены уровень изученности, цели и задачи исследования, методологические основы, научная новизна, защищаемые научные положения, теоретическая и практическая значимость исследования, оценка результатов исследования, структура и объем диссертации.

Первая глава диссертации называется «**Формирование и развитие правонарушений и юридической ответственности по Вандидоду**». В ней рассматриваются вопросы зороастрийской правовой системы и её гуманистических ценностей, формирования и развития правонарушений и юридической ответственности в зороастрийской правовой системе.

Первый параграф первой главы называется «**Зороастрийская правовая система и её гуманистические ценности**». Автор отмечает, что таджикский народ, как и другие народы региона, имеет древнюю историю и высокоразвитую культуру, занимает особое место и пользуется уважением среди цивилизованных обществ благодаря своему творчеству и созидательной деятельности. Следует отметить, что моральные, правовые, гуманистические и человеколюбивые традиции таджикского народа, а также его нравы и обычаи, государственная политика и культура управления на протяжении всей истории пользовались уважением и почётом со стороны историков, политиков и правоведов.

По мнению автора, даже тем, кто невольно совершал преступления, предоставлялись привилегии, и проводилось различие между детьми 7-8 лет и теми, кто был в возрасте от 8 до 16 лет. Учитывался пол преступника, и наказание для женщин отличалось от наказания для мужчин. Для совершивших преступление предусматривались два вида наказания: мирское и загробное. Чтобы освободиться от загробного наказания, преступник должен был покаяться. Правонарушения как социальное и общественное явление существовали и в прежние времена, когда преступников за совершение преступлений

против животных привлекали к юридической ответственности. Например, в зороастрийской правовой системе некоторые животные, такие как собаки и лошади, а также другие домашние животные, служили людям. Поэтому те, кто причинял вред животным, подвергались наказанию. В этой области Авеста и зороастрийская правовая система объединяют строгие правила охраны природы.

По мнению диссертанта, Авеста является древним наследием наших предков, которое в определённые исторические периоды регулировало важные общественные отношения. Авеста, будучи памятником, регулировала важные политические, правовые и социальные вопросы, заложив прочную основу для развития прав человека и романо-европейской правовой системы.

Из исследования следует, что в зороастрийской правовой системе, особенно в её основном источнике – Авесте, существуют правовые нормы, которые можно разделить на следующие группы и области с учётом современных достижений правовой науки:

1. Нормы, обладающие государственным и правовым характером.
2. Нормы, регулирующие гражданские правовые отношения.
3. Нормы, относящиеся к области семейного права.
4. Нормы, связанные с уголовным правом и применением наказаний.
5. Правовые нормы, посвящённые чистоте воды и её использованию.
6. Нормы, направленные на охрану окружающей среды.
7. Нормы, регулирующие отношения человека с миром животных.

Автор диссертации отмечает, что основным источником зороастрийской правовой системы является Авеста. Указанная книга считается одним из первых правовых источников, в котором непосредственно рассматриваются различные вопросы, касающиеся жизни человека, прав личности, отношений человека с окружающей средой, животными и т. д. Сегодня схожесть правовых систем некоторых ангlosаксонских, романо-европейских и мусульманских стран по таким вопросам, как

прекращение насилия, охрана домашних животных, обеспечение прожиточного минимума для вступающих в брак, покупка вины, возмещение ущерба и т. п., свидетельствует о влиянии на них зороастрийской правовой системы.

В зороастрийской культуре и обществе женщины занимали особое положение, пользовались значительным уважением и имели специфические права. Они были равны мужчинам как в материальных, так и в духовных аспектах, активно участвуя в повседневных домашних делах и некоторых ремёслах. Исторические свидетельства подтверждают, что зороастрийские женщины владели имуществом и личными богатствами.

В эпоху династии Ахеменидов женщины наравне с мужчинами участвовали в царских строительных работах и получали за свой труд заработную плату, сопоставимую с мужской. Их деятельность в основном была связана с завершением этапов обработки и украшения предметов, а также с ткачеством. Важно отметить, что во время беременности и после родов женщины освобождались от работы, но им предоставлялась социальная и материальная поддержка.

В зороастрийском уголовном праве особое внимание уделялось институту соучастия в преступлении и его повторению, что является одной из важных тем современного уголовного права. Источники, такие как Авеста, содержат упоминания о различных видах преступлений, включая имущественные и личные обиды, а также о процедурах судопроизводства и доказательствах.

Во втором разделе первой главы, озаглавленном **«Формирование и развитие правонарушений и юридической ответственности в зороастрийской правовой системе»**, автор в ходе исследования отмечает, что анализ зороастрийских правовых источников, в частности Авесты, показывает, что действия, умаляющие честь и достоинство человека, такие как клевета и оскорбление, строго запрещены. Также в этих источниках содержится запрет на обман и ложь, которые имеют негативные последствия для общества и личности.

Несмотря на то что в законодательстве страны действия, связанные с оскорблением, клеветой и обманом, подлежат регулированию, ложь как правонарушение не рассматривается. При этом вред, причиняемый ложью обществу, не меньше вреда

от оскорблений, клеветы и обмана. Так, уголовное законодательство признаёт дискредитацию ложной информации преступлением для защиты государственных интересов, но ложь, наносящую вред обществу и личности, не считает правонарушением. Следует признать, что ложь может иметь негативные последствия для общества и личности. Поэтому предлагается признать это явление – ложь – правонарушением и установить за неё гражданско-правовую ответственность.

Автор исследования указывает, что в священной книге Авеста и других исторических источниках говорится о существовании символов справедливости именами Рашан и Раши, который держит золотые весы и взвешивает на них добрые и злые поступки людей; существование нравственно-религиозного моста «Чинвот», через который проходят души виновников; существование особого дня, называемого «День правосудия» (требования справедливости; угнетение), в который цари и наместники принимали любого, кто считал себя угнетённым или чьи права были нарушены; принятие первого акта по правам человека в мировой истории – Декларации Кира Великого свидетельствуют о том, что правовые ценности и достижения правовой системы зороастрийской религии являются достоянием таджикского народа.

В четвёртом разделе рассматриваются шесть видов договоров с учётом их ипотечности (IV, 2-4) и три договора с учётом их тематики (IV, 44-45). При подписании договора и в качестве основы для испытания (ордалии), в случае сомнения и несоблюдения договора клятва именем Митро принимает форму «аджа» (IV, 54-55). «Аджа» и «испытание водой» должно проводиться в присутствии большого количества людей, чтобы никто не мог отрицать получение имущества или предательство своего соседа (IV, 46).

Зороастрийцы придерживались традиции, согласно которой при реализации принципа справедливости в ситуациях отсутствия свидетелей и возможности доказательства вины человека обращались к Богу, что свидетельствует о религиозности их предков (Арийцев) в истории. С целью предотвращения обвинений невиновных и пресечения правонарушений зороастрийцы использовали элементы природы для доказательства вины человека. Такой порядок

божественной справедливости не был изобретён зороастринцами, а перешёл к ним от предков по наследству. Косвенно об обычаях клятв именем почитаемых божеств среди различных народов, населявших территории Таджикистана (как и большинства других народов), свидетельствуют Элефантинские папирусы, относящиеся к 464 году до нашей эры.

По мнению исследователя, наличие опыта применения ордалии среди различных индоевропейских народов позволяет предположить возможность существования аналогичного опыта среди народов Средней Азии. В частности, привлекает внимание описание процедуры проведения ордалии при клятве, упомянутое в Вандидоде: если человека хотят подвергнуть испытанию (то есть подозреваемого в преступлении), ему дают воду из источника, содержащего серы и золото, для питья, и он повторно приносит клятву именем Рашан и Митро. Если в результате проведения испытания, то есть ордалии, в отношении подозреваемого выяснится, что он умышленно лжёт перед источником, содержащим серы и золото, которые знают всю правду, то есть лжёт перед Рашаном и Митро, его будут ждать суровые наказания: семьсот ударов плетью и семьсот ударов кнутом.

Исследователь отмечает, что использование ордалии как одного из средств определения истинности заявления, свидетельства, правды и справедливости в судебном процессе с помощью Рашана – ангела справедливости и правды – свидетельствует о сочетании судебного процесса с божественными элементами в культуре таджикского народа в зороастрскую эпоху.

Вторая глава диссертации названа **«Классификация правонарушений и юридической ответственности согласно Вандидоду»**. В ней исследуются вопросы Вандидода как историко-правового источника, понятие и классификация правонарушений согласно Вандидоду, понятие и виды юридической ответственности согласно Вандидоду.

Первый раздел второй главы озаглавлен **«Вандидод как историко-правовой источник»**. Автор в ходе исследования отмечает, что Вандидод является девятнадцатой книгой Авесты, которая охватывает явления наказания, юридической ответственности, правонарушения и другие и представляет собой

важный объект для изучения и исследования таджикским народом. Авеста считается одним из древнейших историко-правовых источников народа Востока, в частности персов, и была составлена Заратустрой.

Согласно точке зрения исследователя, в системе правовых норм Вандидода значительное место занимают экологические нормы и защита животного мира. Экологические стандарты присутствуют во всех разделах Авесты, однако механизмы защиты окружающей среды более подробно описаны в Вандидоде.

Автор диссертации рассматривает Вандидод как часть Авесты, которая считается основным законодательным сводом в зороастрийской традиции. Вандидод выступает как законодательный акт, направленный против негативных сил, и содержит нормы, обладающие не только юридическим, но и религиозным и этическим характером. Исследования показывают, что нормы Вандидода в то время обеспечивались государственными и общественными мерами принуждения. С этой точки зрения в Вандидоде отражены особенности социально-религиозного и политического устройства таджикской исторической культуры, а также уровень правового сознания наших предков в древности.

В Вандидоде содержится множество предписаний, которые, хотя и имеют преимущественно этический и религиозный характер, не могут быть рассмотрены с позиции современного правоведения. Несмотря на это, в древнем обществе указанные нормы выступали в качестве первоначальной формы регулирования общественных отношений и образа жизни людей, соответствующих условиям того времени. То есть, независимо от своих особенностей, нормы Вандидода эффективно выполняли функцию регулирования общественных отношений в тот период, и последователи зороастрийской веры, следя им, обеспечивали их соблюдение. Именно в этом заключается мудрость древней таджикской правовой системы.

Из исследования следует, что наказание в форме ограничения свободы в системе уголовных наказаний занимает особое место и является более гуманным по сравнению с другими видами наказаний, полностью лишающими осуждённого свободы. Хотя в этом виде наказания личные права и свободы

осуждённого ограничиваются, он не изолируется полностью от общества, и само общество играет важную роль в его исправлении. Этот вид наказания соответствует правовой политике государства и отвечает современным требованиям защиты прав человека. Сегодня большинство стран мира стремятся гуманизировать свои системы наказания, стремясь не только к возмездию, но и к социальной реабилитации осуждённых. Принцип, заключающийся в том, что в центре наказания лежит исправление и воспитание, был сформулирован ещё в учениях Вандидода как механизм регулирования общественных отношений.

Автор исследования отмечает, что Вандидод приобрёл письменную форму в период правления династии Сасанидов, что соответствует времени правления Хосрова I. Таким образом, можно сделать вывод, что в ряде древних храмов изучение текста Вандидода считалось обязательным и необходимым для принцев и придворных служителей.

Во втором разделе второй главы, озаглавленном «**Понятие и классификация правонарушений, по Вандидоду**», автор в ходе исследования отмечает, что поведение человека с древних времён регулировалось социальными нормами. Люди стремились соблюдать правила, установленные обществом и природой. Постепенно, по мере нарушения согласия в обществе, появились права и свободы человека, поскольку отдельные люди нарушили некоторые правила, нанося вред другим людям или группам. От людей требовалось соблюдение поведения, закреплённого в принципах и законах. Поведение человека раскрывает сущность правового порядка. Государство, общество и его члены проявляют внимание и заботу к тем, кто соблюдает требования правовых норм. Общество, организованное на основе права, направляет деятельность и жизнь своих членов в определённое русло. Права и обязанности человека и гражданина находят своё отражение в позитивных законах государства, и поведение человека должно осуществляться в рамках права. Поведение, не соответствующее требованиям права, считается правонарушением и влечёт за собой юридическую ответственность.

Исследование автора показывает, что правонарушение – это виновное и противоправное деяние лица, наносящее вред

обществу, государству или отдельным лицам. Лицо в результате совершения или несовершения действия, противоречащего правовым нормам, совершает правонарушение. Если гражданин нарушает внутренние правила порядка, не выполняет свои обязанности, совершил кражу, нарушает правила дорожного движения, не соблюдает сигналы светофора и совершает другие аналогичные действия, это свидетельствует о совершении правонарушения и влечёт за собой юридическую ответственность. Неисполнение правовых обязанностей означает нарушение требований правовых норм и влечёт за собой юридическую ответственность в соответствии с правовыми документами.

Диссертант отмечает, что на виды и классификацию правонарушений влияют многочисленные факторы: социально-экономическое положение регионов, обычаи и традиции народов, религиозная принадлежность и другие. Действия, противоречащие этим ценностям, считались преступлениями и наказывались по-разному. Авторы используют различные критерии для таких классификаций.

На основе проведённого исследования и имеющихся материалов мы предлагаем следующую классификацию в рамках зороастрийской правовой системы:

- преступления против зороастрийской религии;
- преступления против государственной власти и интересов правителя;
- преступления против личности, включая посягательства на жизнь, здоровье, свободу и неприкосновенность личности, а также честь и достоинство человека;
- преступления против окружающей среды и домашних, а также диких животных;
- преступления, связанные с собственностью и личными финансами.

Понятие преступлений и наказаний, а также принципы систематизации групп преступлений и построения системы наказаний в том виде, в каком они существуют в современном праве, в древности не были упорядочены. Однако общество реагировало на действия, противоречащие устоявшимся социальным ценностям и этическим, религиозным и традиционным нормам. Следует отметить, что такие отношения

и социальные реакции нашли отражение в различных исторических источниках. Для реагирования на нежелательные действия общество создавало определённые формы нравственного и религиозного воздействия, используя их как средства регулирования поведения лиц, совершивших правонарушения.

Из содержания наказаний, применявшимся в зороастриский период, следует, что первоначально они были формой реакции общества на нежелательные социальные действия и только с развитием государственных структур того периода приобрели официальный характер. В целом, система преступлений и наказаний в древних государствах тесно переплеталась с обычаями, традициями и религиозными учениями. Преступления и наказания как социальные явления на определённых этапах развития общества обладали специфическими характеристиками своего времени.

Особенное значение имели преступления, направленные против элементов природы и некоторых священных животных. В этой области Вандидод и зороастриская правовая система установили комплекс правил для защиты окружающей среды и природы, что подчёркивает их важную роль в правовых представлениях того периода. Также были предусмотрены определённые наказания для лиц, которые совершали преступления по неосторожности или повторяли их. В зороастриской правовой системе за убийство собаки было назначено наказание, аналогичное наказанию за убийство человека. Даже было предусмотрено наказание за предоставление собаке некачественной пищи (например, костей или горячей пищи).

Третий раздел второй главы, озаглавленный «**Понятие и виды юридической ответственности, по Вандидоду**», показывает, что явление юридической ответственности возникло одновременно с формированием государственности и правовой системы. В те периоды, когда правовые нормы упорядочивались, они утверждались властью и находились под её контролем. Обычаи и традиции, существовавшие в обществе и выполнявшие роль регуляторов общественных отношений на начальных стадиях социального развития, послужили основой для формирования официальной правовой системы.

Важно уделить особое внимание процессу и этапам формирования юридической ответственности. На начальных стадиях развития общества обычаи и традиции, а также правовые нормы действовали одновременно, причём многие из них были закреплены в зороастрийском религиозном учении. Эти нормы подробно изложены в одной из важнейших частей Авесты – Вандидоде, которая известна как сборник постановлений против демонов.

Автор исследования отмечает, что семье как основной ячейке общества в зороастрийской правовой системе придаётся особое значение. Например, в зороастрийских правовых источниках подчёркивается важность взаимной поддержки супружеских пар и защиты от любых видов посягательств. Особенно в этой правовой системе измена жены мужу была непростительной и в этом есть своя логика, поскольку основа семьи – женщина, и благополучие или неудачи мужчины во многом зависят от неё. Таким образом, можно использовать нормы и ценности, связанные с семьёй, которые были введены в зороастрийских правовых источниках для сохранения семьи, и применять их в современном законодательстве для предотвращения любого умаления семейных ценностей и института семьи.

Автор исследования пришёл к выводу, что в зороастрийской правовой системе существовали различные виды юридической ответственности: гражданско-правовая, уголовная, семейная, имущественная и экологическая. Зороастрийское гражданское право включало нормы, которые регулировали гражданско-правовые отношения, связанные с имущественными и неимущественными правами лиц, между зороастрийцами и представителями других религий. Согласно Вандидоду, за недобросовестное исполнение договора предусматривалась гражданско-правовая ответственность виновного лица.

Зороастрийское семейное право регламентировало институт семьи от момента её возникновения до формирования семейных отношений в рамках религиозных, традиционных и правовых норм. Зороастрийское учение на протяжении всего своего существования определяло нормы правового регулирования в отношении семьи, женщины, матери, ребёнка, усыновление, брака, условий заключения брака, развода и других

аспектов семейного устройства, а также предусматривало семейную юридическую ответственность за их нарушение.

Третья глава диссертации названа «**Правонарушения и юридическая ответственность по Вандидоду и их соотношение с законодательством Республики Таджикистан**». В ней рассматриваются вопросы правонарушений по Вандидоду и его соотношение с законодательством Республики Таджикистан, юридическая ответственность согласно Вандидоду и её соотношение с законодательством Республики Таджикистан, а также Вандидод как историко-правовая основа национального законодательства.

Первый раздел третьей главы озаглавлен «**Правонарушения, по Вандидоду, и их соотношение с законодательством Республики Таджикистан**». Автор исследования отмечает, что несмотря на то что с истории возникновения и формирования зороастрийской правовой системы прошли века, учения и ценности этой системы можно обнаружить в общепринятых нормах некоторых стран, включая Индию, Иран и Таджикистан. Основой такой преемственности зороастрийского учения является приверженность принципам справедливости и человечности в этой правовой системе. Одной из особенностей зороастрийской правовой системы является то, что справедливость, равенство и милосердие проявляются не только в отношениях между людьми и обществом, но и в отношениях с животными и растениями, то есть с природой.

Согласно мнению исследователя, ценность этого нематериального культурного наследия, прежде всего, заключается в приверженности универсальным человеческим принципам, которые, несмотря на прогресс человечества, всегда остаются актуальными. Именно поэтому с течением веков значение учений этого наследия становится более очевидным.

Зороастрийская правовая система делила преступления на три группы: 1) религиозные преступления; 2) восстание против правителя, мятежи и бунты, дезертирство с войны и т. д.; 3) преступления против личности. Кроме того, преступление могло быть направлено и против членов семьи преступника, поэтому родственники также могли быть привлечены к ответственности.

Анализ правовых норм Вандидода показывает, что зороастрийская правовая система в ответ на правонарушения

применяла различные правовые и уголовно-правовые средства и наказания. В частности, детализированная классификация правонарушений и назначение наказаний свидетельствуют о развитии правовой системы зороастризма. Так, в этой правовой системе существовали нормы и постановления, которые аналогичны современным правовым явлениям, таким как рецидив преступлений, амнистия, покушение на преступление, неприменение наказания по определённым условиям и т. д. Создаётся впечатление, что современное право заимствовало упомянутые явления из зороастрийской системы.

Исследователь подчеркивает, что в современном законодательстве при рассмотрении правонарушения или преступления основное внимание уделяется действиям или бездействию, то есть поступкам и их отсутствию, что аналогично подходу, описанному в Вандидоде. Однако правонарушения, предусмотренные в Вандидоде, имеют свои особенности. Согласно зороастрийскому учению, необходимо предотвращать любые действия, которые могут привести к преступлению, до их совершения. Так, в Вандидоде особое значение придаётся не столько наказанию лица, совершившего преступление, сколько предупреждению и предотвращению преступлений. Таким образом, согласно зороастрийскому учению предполагалось, что преступление, которое ещё не началось и не привело к нанесению вреда, должно быть предотвращено на корню.

Второй раздел третьей главы озаглавлен «Юридическая ответственность по Вандидоду и её соотношение с законодательством Республики Таджикистан». Автор исследования отмечает, что процесс формирования и развития юридической ответственности в истории государственности таджиков был многоэтапным и сложным, его корни уходят в глубокую древность.

В ряде древних и средневековых правовых источников, таких как Авеста, «Мотикони хазор додистон», Коран, Сунна и других правовых текстов, вопрос юридической ответственности поднимался. История возникновения и применения юридической ответственности на территории Таджикистана берёт начало с древних времён. Авеста признана одним из основополагающих произведений зороастрийского учения. Первоначально она передавалась среди последователей устно, а позднее, в эпоху

Сасанидов (III-VII века нашей эры), была записана и приобрела официальный статус. Авеста состояла из 21 части и содержала около 350 000 слов, из которых до современности дошло примерно 83 000 слов. Авеста как историко-правовой источник, помимо религиозных предписаний, включает элементы научного, медицинского, этического и эстетического характера, а также представления о правонарушениях и юридической ответственности.

Исследование показывает, что Авеста и её основная правовая часть – Вандидод – на протяжении долгого времени для народов Средней Азии, Ирана, Афганистана и части Кавказа были не только правовым наследием, но и активным правовым источником, на который опирались законодатели, мудрецы и духовные лица. При изучении зороастрийской правовой системы и Авесты были выявлены правовые нормы и явления с особыми характеристиками, которые до сих пор существуют в различных областях современного права. Всестороннее изучение правовых явлений и механизмов правового регулирования этой древней системы становится предметом обсуждения в контексте государственного права, гражданского права, семейного права.

Автор приходит к выводу, что в зороастрийском обществе понятие «искупление греха» имело особое значение. Согласно уголовно-правовым постановлениям Авесты, допускалась возможность замены телесного наказания уплатой денежного возмещения (или компенсации имуществом). Подобный способ возмещения ущерба посредством выплаты можно также наблюдать в Вандидоде, где количество ударов кнутом сопоставляется с их денежной стоимостью. Такой подход к назначению наказания и использование компенсационных норм продолжался и во времена правления Сасанидов, когда стоимость ударов определялась по денежным счетам того времени.

В Вандидоде предусмотрены различные виды юридической ответственности и наказания, в том числе: смертный приговор, телесные наказания, конфискация имущества, выплата компенсации в виде передачи имущества (полностью или частично), лишение прав в обществе и другие виды наказаний. Однако на практике чаще применялись виды юридической ответственности, имевшие экономический характер, такие как штрафы, конфискация имущества и выплата компенсации под

названием «искупление греха». Этот процесс считался не только возмещением ущерба, но и средством установления справедливости и компенсации вреда, причинённого общству или пострадавшим лицам.

Третий раздел третьей главы озаглавлен **«Вандидод как историко-правовая основа национального законодательства»**. Автор исследования отмечает, что правонарушения и юридическая ответственность – это два важных правовых явления, которые во все времена сохраняли свою значимость. Изучение исторических аспектов, определение роли упомянутых институтов в исторические периоды, проведение сравнительно-правового анализа исторических правовых источников с нормами современного законодательства ещё больше подчёркивают актуальность исследуемой проблемы.

Автор диссертации пришёл к выводу, что в Авесте содержатся правовые нормы, касающиеся уголовно-правовых, гражданско-правовых, семейно-правовых, экологически-правовых и иных отношений. В связи с этим мы решили провести сравнительно-правовой анализ норм Авесты и действующего законодательства страны в области уголовного, гражданского и семейного права.

Автор отмечает, что в разделе, посвящённом уголовно-правовым отношениям, можно обнаружить множество норм, которые присутствуют как в уголовном законодательстве, так и в Авесте. Зороастрийская правовая система уделяла особое внимание вопросам преступлений и преступности. В этом контексте Вандидод представляет собой свод специфических уголовно-правовых норм.

С учётом проведённого анализа можно сделать вывод, что зороастрийские правовые источники, в частности Авеста, конкретно рассматривают вопросы преступлений и наказаний. Многие нормы этой правовой системы, независимо от их древности, соответствуют принципам и содержанию современного уголовного законодательства. Можно заключить, что упомянутые институты перешли из зороастрийской правовой системы в мусульманскую, а затем в советскую и современную правовую систему.

Проведённое исследование показало, что зороастрийская правовая система, сформированная на основе зороастрийского

учения, уделяла особое внимание человеческим ценностям, в частности семейным. Вопросы, связанные с созданием семьи, правилами заключения брака, условиями брачного договора, положением членов семьи, расторжением брака и усыновлением, являются важными социальными аспектами, которые детально регламентированы в зороастрийской правовой системе.

Авеста, как один из древнейших историко-правовых источников, уделяет особое внимание семейным отношениям, регулируя различные аспекты семейной жизни на основе морали, ответственности и социальной справедливости, что соответствует действующему законодательству. В частности, это касается условий заключения брака, расторжения брака, моногамии и других аспектов.

В зороастрийском праве особое внимание уделяется гражданско-правовым отношениям. В Авесте можно обнаружить множество норм, регулирующих гражданские отношения, которые соответствуют действующему гражданскому законодательству страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования теоретических и практических аспектов правонарушений и юридической ответственности, согласно Вандидоду, были сделаны следующие научные выводы:

1. Зороастрийская правовая система основывается на Авесте. Некоторые правовые явления, которые присутствуют в правовых системах стран, входящих в романо-германскую, англосаксонскую и мусульманскую правовые семьи, берут своё начало в зороастрийской правовой системе, например: моногамия, согласие сторон в браке, защита домашнего скота, компенсация ущерба или искупление греха и прочее. Зороастрийская правовая система придавала большое значение положению женщин и защищала их права. Уважение к женщинам проявлялось в том, что специальный день отмечался как день женщин. В этот день мужчины дарили им подарки. Кроме того, женщины и мужчины обладали равными материальными и духовными правами.

В зороастрийской правовой системе семейные отношения регулировались на основе равенства прав мужчин и женщин. Согласно учению этой древней религии, женщина не имела права

иметь нескольких супругов одновременно, ни мужчина не мог взять вторую жену в рамках одного брака. По мнению последователей зороастрийской веры, такой поступок мужчины противоречил бы принципам равенства прав полов. В ситуациях, когда жена была жива и выражала своё несогласие, мужчина не мог вступить в новый брак без её согласия. Такое поведение рассматривалось как неуважение и нарушение прав и достоинства женщины. Ведь согласно зороастрийскому учению, женщина считалась как священное и ценное существо, созданное Ахурамаздой, обладающее полными правами на свободу, независимость и личную ответственность. Она, как и мужчина, признавалась ответственной за свои поступки и действия и по своему значению и положению приравнивалась к мужчине [3-А]; [12-А].

2. В период развития зороастрийского учения процесс судопроизводства включал тщательное соблюдение правовых норм в соответствии с религиозными учениями и верованиями. В этой области принципы судебной справедливости формировались не только на основе светских законов, но и в гармонии с религиозными ценностями, придавая судебной системе глубокие нравственные и духовные черты, которые сохраняют свою актуальность и значимость в современном обществе. К таким принципам относятся: 1) независимость и свобода; 2) принцип объективности судьи в ситуациях, когда необходимо установление ордалии. Использование ордалии как одного из средств определения правдивости показаний, свидетельских показаний, истины и справедливости в процессе судебного разбирательства с помощью Рашана — ангела справедливости, свидетельствует о сочетании судебного разбирательства с духовными элементами в культуре таджиков в зороастрийский период.

Практика проведения ордалии в древних государствах Средней Азии была близка к традициям других индоевропейских народов. Ордалия как способ доказательства вины представлялась иррациональной и неприемлемой, однако, если учитывать уровень правового развития людей и механизмы процесса самооправдания, можно сказать, что она соответствовала начальному образу мышления того времени. С течением времени ордалия на протяжении столетий применялась в

различных странах Европы («Солидское право», «Саксонское право»). Если такие мышления и подходы рассмотреть глубже, станет ясно, что они не противоречат современной правовой системе. Сама идея определения виновности или невиновности лица перешла к другим формам, во многом отвечающим стремлению древних людей объективно и беспристрастно решать судебные споры. Человечество и сегодня стремится к такому объективному и беспристрастному решению судебных вопросов на этапе предварительного расследования. К сожалению, даже в современных условиях при рассмотрении указанных вопросов возникают серьёзные проблемы. Однако эта тема может стать предметом специальных исследований и расследований в будущем [5-А].

3. Вандидод – это девятнадцатая книга Авесты, которая охватывает такие понятия, как наказание, юридическая ответственность, правонарушения и другие. Для нас, таджиков, изучение и исследование аспектов этой книги представляет научный интерес и практическую значимость. Вандидод приобрёл письменную форму, поскольку в период правления династии Сасанидов, во времена Хусроя I, зороастрийские священнослужители записали его. Согласно источникам, наряду со служителями храмов изучение текста Вандидода считалось обязательным и необходимым для принцев и придворных служителей [11-А].

4. Анализ зороастрийской правовой системы показывает, что природа правонарушений была связана с развитием государственных и общественных структур, а также с эволюцией религиозных, духовных, политических и правовых убеждений, которые находились в состоянии изменения и развития. Применение наказания зависело от степени опасности преступления, личностных особенностей правонарушителя и ценности защищаемого объекта [2-А].

На основе анализа зороастрийских правовых источников преступления подразделяются на следующие группы: а) преступления против религии и священных объектов; б) преступления против государственной структуры и политических интересов; в) преступления против личности, включая: преступления против жизни и здоровья; преступления против

свободы, неприкосновенности и чести человека; г) преступления против окружающей среды и животного мира; д) преступления против имущества и права собственности.

5. Юридическая ответственность как правовое явление возникла в связи с развитием человеческого общества и первоначально основывалась на моральных нормах и народных обычаях. Этот комплекс правил, регулировавший общественные отношения, постепенно трансформировался в упорядоченную правовую систему, что нашло отражение в зороастрийском правовом учении, особенно в текстах Вандидода. Вандидод, как один из важнейших разделов Авесты, содержит конкретные правовые нормы, касающиеся индивидуальной ответственности и регулирования правовых отношений.

Наказания включали следующие виды: 1) смертный приговор; 2) телесное наказание; 3) штраф и искупление греха; 4) исправительные работы; 5) ограничение свободы; 6) лишение свободы; 7) изгнание из общества и ссылка; 8) конфискация имущества; 9) лишение права занимать определённую должность или заниматься определённой деятельностью.

6. Зороастрийское уголовное право уделяло серьёзное внимание вопросу защиты жизни нерождённого ребёнка и предусматривало наказание для лиц, лишающих жизни ребёнка в утробе матери. Если беременная женщина обращалась к врачу для прерывания беременности и он проводил эту процедуру, то как врач, так и женщина подлежали смертной казни. Лица, оказывавшие помощь или содействие в прерывании беременности, например, врач или кто-либо ещё, также приговаривались к смертной казни.

7. Зороастрийское гражданское право включало нормы, которые регулировали гражданско-правовые отношения имущественного и неимущественного характера, возникающие между зороастрийцами и представителями других религий. Согласно Вандидоду, предусматривалась гражданско-правовая ответственность за недобросовестное выполнение договорных обязательств в отношении виновного лица.

8. Зороастрийское семейное право началось с начального этапа формирования понятия семьи и на протяжении развития религиозной и правовой мысли сформировало

основополагающие принципы семейной правовой системы. Эта система регулировала отношения, связанные со структурой и ролью семьи, функциями матери и отца, воспитанием детей, усыновлением, организацией брака и его условиями, а также вопросами расторжения брака и другими важными аспектами семейной жизни с помощью чётко определённых религиозных, моральных и правовых предписаний. Зороастрийское учение в каждом периоде, подчёркивая ценность гуманистических и социальных ценностей, признавало семью как основу общества, разрабатывало и внедряло комплекс специфических норм и ценностей для её защиты и укрепления, предусматривая семейную правовую ответственность за их нарушение [12-А].

9. В зороастрийской правовой системе для правонарушителей устанавливалась имущественная ответственность. Наказание осуществлялось не деньгами, а путём передачи животных, таких как овцы, крупный рогатый скот и другие. С возникновением государства и введением чеканки монет правителями династий Ахеменидов и Сасанидов исполнение штрафа стало осуществляться с помощью монет. «Сасанидский Судебник» — «Книга тысячи судебных решений» является одним из историко-правовых источников, который непосредственно устанавливает имущественную правовую ответственность [4-А].

10. В последнее столетие значительно возрос интерес к изучению различных аспектов зороастрийского учения, в частности, к исследованию его правовой системы, которая, с исторической точки зрения, относится даже к периодам до нашей эры. Этот интерес связан с тем, что в упомянутом учении рассматриваются вопросы, имеющие общечеловеческое и общенациональное значение, причём даже в нём уделяется серьёзное внимание проблемам, связанным с окружающей средой и защитой животных. Различные правовые нормы, касающиеся жестокого обращения человека к животным, запрета однополых отношений, рецидива преступлений, совокупности преступлений, преднамеренности преступлений, завершённых и незавершённых преступлений, периодов совершения преступлений, предотвращения прерывания беременности и нежелательной беременности и другие, берут своё начало из упомянутой правовой

системы и до сих пор считаются регуляторами общественных отношений [3-А].

11. Исследование исторических аспектов, определение роли упомянутых институтов в исторических периодах, проведение сравнительно-правового анализа исторических правовых источников с современными законодательными стандартами представляют собой актуальные исследовательские задачи. В Авесте содержатся правовые нормы, относящиеся к уголовным, гражданским, семейным, экологическим правовым отношениям и аналогичным областям. С учётом этого проведение сравнительно-правового анализа Авесты с действующим законодательством страны может иметь высокое научное и практическое значение.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведённого диссертационного исследования предлагаются следующие научные и практические рекомендации:

1. В Вандидоде установлены наказания за жестокое обращение с животными, которые актуальны и в современном законодательстве некоторых стран. В частности, в ходе исследования выяснилось, что статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (ст. 245), Уголовного кодекса Кыргызской Республики (ст. 163), Уголовного кодекса Республики Беларусь (ст. 339¹), Уголовного кодекса Республики Узбекистан (ст. 202-1), Уголовного кодекса Республики Грузия (ст. 259), Уголовного кодекса Украины (ст. 299), Уголовного кодекса Республики Казахстан (ст. 243¹) содержат положения о жестоком обращении с животными, которых нет в составе преступления, предусмотренного УК РТ. Поэтому предлагается ввести статью 243¹ Уголовного кодекса РТ новый состав преступления, касающийся жестокого обращения с животными, что будет способствовать улучшению правоприменительной практики в этой области [1-А].

2. Необходимо ввести в Уголовный кодекс Республики Таджикистан состав преступления – статья 134² – Принуждение к браку. Это будет способствовать повышению эффективности противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми на различных этапах.

3. В соответствии с положениями Авесты и Вандидода предлагаются предпринять следующие действия:

- для популяризации и распространения исторических ценностей Авесты, наряду с такими ценными произведениями, как «Таджики» и «Шахнаме», следует обеспечить публикацию Авесты;
- предлагаются опубликовать комментарий к Авесте в доступной для широкой аудитории форме;
- предлагаю создать в стране, в частности в столице, центр авестийских исследований при поддержке правительства Таджикистана;
- для укрепления семейных ценностей и защиты детей предлагается установить уголовную ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних;
- предлагаются разработать в Таджикистане словарь полных значений терминов и выражений из Авесты **[2-А]; [4-А]; [6-А]**.

4. Материальное обеспечение, установленное семейным законодательством в виде алиментов, имеет исторические корни, восходящие к зороастриским правовым источникам. Разница заключается в том, что в Авесте предусмотрено суровое наказание за ненадлежащий уход за матерью и ребёнком. С учётом этого в современном семейном законодательстве следует уделять больше внимания данному вопросу. Практика показывает, что во многих случаях судебный приказ о выплате алиментов на содержание ребёнка исполняется несвоевременно. Поэтому необходимо ужесточить уголовную ответственность за неисполнение судебного решения о выплате алиментов **[7-А]**.

5. Вандидод устанавливает нормы, касающиеся причинения вреда здоровью, начиная с лёгких и заканчивая тяжкими телесными повреждениями. Однако в Уголовном кодексе Таджикистана сначала предусмотрены тяжкие, затем средней тяжести и лёгкие телесные повреждения. При этом санкции за каждое из этих правонарушений установлены в порядке от лёгких к средним и тяжким. С учётом этого предлагаю изменить порядок статей 110-112 Уголовного кодекса Республики Таджикистана, расположив их в порядке от лёгких телесных повреждений к тяжким.

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ НАУЧНОЙ СТЕПЕНИ

I. Статьи, опубликованные в рецензируемых и рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан журналах:

[1-А]. Азимов, Ф.А., Зокиров, З.Х. Баъзе масъалаҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ тибқи Вандидод ва таносуби он бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.А. Азимов, З.Х. Зокиров // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2022. – №2 (26). – С. 29-43; ISSN 2414 9217.

[2-А]. Азимов, Ф.А. Правонарушения и преступления в Видевдате: историко-правовой анализ [Текст] / Ф.А. Азимов // Законодательство. – 2022. – №4 (48). – С. 133-138; ISSN 2410-2903.

[3-А]. Азимов, Ф.А., Саъдизода, Ҷ. Нақши низоми ҳуқуқии зардуштия дар тақвиятёбии ҳуқуқи миллӣ [Матн] / Ф.А. Азимов, Ҷ. Саъдизода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятий. – 2023. – №5. – С. 231-239; ISSN 2413-5151.

[4-А]. Азимов, Ф.А., Раҳмон, Д.С. Вижагиҳои таълимоти ҳуқуқии Вандидод дар пасманзари умумии ҳуқуқи зардуштӣ [Матн] / Ф.А. Азимов, Д.С. Раҳмон // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2023. – №3 (31). – С. 40-54; ISSN 2414 9217.

[5-А]. Азимов, Ф.А. Мағҳум ва таснифоти ҷавобгарии ҳуқуқӣ тибқи Вандидод [Матн] / Ф.А. Азимов // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2023. – №4 (32). – С. 68-78; ISSN 2414 9217.

[6-А]. Азимов, Ф.А. Вандидод ҳамчун сарчашмаи таъриҳӣ-ҳуқуқӣ [Матн] / Ф.А. Азимов // Қонунгузорӣ. – 2023. – №4 (52). – С. 18-27; ISSN 2410-2903.

[7-А]. Азимов, Ф.А. Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии Авесто бо қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши ҳуқуқи ҷиноятӣ [Матн] / Ф.А.

Азимов // Маҷаллаи Академии ҳуқуқ. – 2025. – №2 (54). – С. 57-59; ISSN 2305-0535.

II. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно-практических изданиях:

[8-А]. Азимов, Ф.А., Муқимов, С.Д. Зӯроварӣ – омили асосии барҳамхӯрии оилаҳо дар ҷомеаи имрӯза [Матн] / Ф.А. Азимов, С.Д. Муқимов // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2021. – №2 (6). – С. 141-144; ISSN 3078-3402.

[9-А]. Азимов, Ф.А., Лашкарбекова, Г., Саймуродов, Б.Қ., Тоиров, М.М. Муборизаҳои иттилоотӣ дар фазои шабакаҳои иҷтимоӣ [Матн] / Ф.А. Азимов, Г. Лашкарбекова, Б.Қ. Саймуродов, М.М. Тоиров // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2021. – №2 (6). – С. 97-100; ISSN 3078-3402.

[10-А]. Азимов, Ф.А., Латифов, М.А., Муқимов, С.Д. Рӯҳсатии меҳнатӣ ва моҳияти он [Матн] / Ф.А. Азимов, М.А. Латифов, С.Д. Муқимов // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2022. – №2 (10). – С. 110-114; ISSN 3078-3402.

[11-А]. Азимов, Ф.А. Проблемаҳои ҳуқуқвайронкуниӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / Ф.А. Азимов / Маҷмуи мақолаҳои конференсияи илмӣ-амалии байнамилалӣ баҳшида ба таҷлили 30-юмин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи «Рушди илмҳои баҳардӯстӣ (гуманитарӣ) дар 30 соли Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (04.09.2021). – Рашт, 2021. – С. 188-192.

[12-А]. Азимов, Ф.А. Ниҳодҳои ҳуқуқӣ дар Вандидод [Матн] / Ф.А. Азимов / Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон, кормандон ва донишҷӯёни Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт баҳшида ба 26-солагии Ваҳдати миллӣ ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар

соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)». – Рашт, 2023. – С. 130-133.

[13-А]. Азимов, Ф.А. Низоми ҳуқуқи зардуштия ва арзишҳои башарии он [Матн] / Ф.А. Азимов / Масъалаҳои назариявии ташаккули фарҳанги ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон: маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ (5-уми декабри соли 2023). – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 496-501.

III. Учебные пособия:

[14-А]. Азимов, Ф.А., Раҷабзода, М.Н., Зокирзода, З.Ҳ., Бобохонов, Ф.А., Муқимов, С.Д. ва диг. Ҳуқуқ [Матн]: воситаи таълимӣ барои донишҷӯёни ғайритахассусӣ / Ф.А. Азимов, М.Н. Раҷабзода, З.Ҳ. Зокирзода, Ф.А. Бобохонов, С.Д. Муқимов ва диг. / Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент М.Н. Раҷабзода. – Рашт, 2023. – 280 с.

[15-А]. Азимов, Ф.А. Ҳуқуқи гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон. Воситаи таълимӣ: нашри аввал [Матн] / Ф.А. Азимов, И.И. Алиев, З.Ҳ. Зокирзода, М.Н. Раҷабзода, Ф.А. Бобохонов, Н.М. Шодизода ва диг. // Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Ҳ. Зокирзода. – Душанбе: Ашуриён, 2022. – 256 с.

[16-А]. Азимов, Ф.А. Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми умумӣ. Воситаи таълимӣ: нашри аввал [Матн] / Ф.А. Азимов, И.И. Алиев, З.Ҳ. Зокирзода, М.Н. Раҷабзода, Ф.А. Бобохонов, Н.М. Шодизода ва диг. / Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент М.Н. Раҷабзода. – Душанбе: «Ашуриён», 2023. – 320 с.

[17-А]. Азимов, Ф.А. Ҳуқуқи маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон. Воситаи таълимӣ: нашри аввал [Матн] / Ф.А. Азимов, И.И. Алиев, З.Ҳ. Зокирзода, М.Н. Раҷабзода, Ф.А. Бобохонов, Н.М. Шодизода ва диг. // Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Ҳ. Зокирзода. – Душанбе: Ашуриён, 2024. – 288 с.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ИСТОЧНИКОВ)

I. Монографии, учебники и учебные пособия

- [1]. Азизкулова, Г.С. Хрестоматия по истории государства и права Республики Таджикистан [Текст] / Г.С. Азизкулова. – Душанбе, 1998. – 350 с.
- [2]. Базылев, Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы) [Текст] / Б.Т. Базылов. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1985. – 120 с.
- [3]. Буриев, И.Б. История государства и права Таджикистана (от древнейших времен до начала XX века) [Текст]. Т. 1, ч. 1-2 / И.Б. Буриев. – Душанбе: Ирфон, 2007. – 244 с.
- [4].Faфуров, Б.Ф. Тоҷикон: таърихи қадимтарин, қадим, асримиёна ва давраи нав. Китоби якум [Матн] / Б.Ф. Faфуров. – Душанбе: Ирфон, 1998. – 704 с.
- [5].Диноршоев, А.М., Саъдизода, Ҷ., Имомова, З.Б. Андешаи ҳуқуқи инсон: нигоҳе ба сарчашма, дин ва афкори донишмандон [Матн] / А.М. Диноршоев, Ҷ. Саъдизода, З.Б. Имомова. – Душанбе, 2016. – 136 с.
- [6].Исмоилов, Ш.М., Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи ҳуқуқ ва давлат [Матн] / Ш.М. Исмоилов, Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе, 2008. – 295 с.
- [7].Махмудов, М.А., Худоёров, Б.Т. Тағсири Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.А. Махмудов, Б.Т. Худоёров. – Душанбе: Эр-граф, 2011. – 348 с.
- [8].Насриддинзода, Э.С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ [Матн]: воситаи таълимӣ / Э.С. Насриддинзода. – Душанбе, 2019. – 204 с.
- [9].Раҳмон, Э. Ориёихо ва шинохти тамаддуни ориёй [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: «Ирфон», 2006. – 96 с.
- [10].Раҳмон, Э. Сарчашмаи худшиносии миллӣ [Матн]: Пешгуфттор // Тоҷикон: таърихи қадимтарин, қадим, асримиёна ва давраи нав. Китоби якум / Э. Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 1998. – С. 1-5. – 870 с.

- [11]. Раҳмон, Э. Тамоюли ҷаҳонишавии фарҳанг [Матн]: Пешгуфткор // Ҳуқуқи инсон дар низоми ҳуқуқии Тоҷикистон: вижагӣ, дастовард ва мушкилот: монография. – Душанбе: Эр-граф, 2021. – 252 с.
- [12]. Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ [Матн] / Р. Сотиволдиев. – Душанбе: «Империал груп», 2014. – 720 с.
- [13]. Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ [Матн]: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ / Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе: «Сино», 2018. – 784 с.
- [14]. Халиков А.Г. Древнее уголовное право таджиков (Зороастрейская эпоха) [Текст]: учеб. пособие / А.Г. Халиков. – Душанбе: Джамаил, 2004. – 104 с.
- [15]. Халиков, А.Г. Правовая система зороастризма (Древнее право) [Текст] / А.Г. Халиков. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. – 488 с.
- [16]. Халиков, А.Г. Семейное право зороастризма (древнее право) [Текст] / А. Халиков. – Душанбе: Сарбоз, 2003. – 115 с.
- [17]. Холиқзода, А.Ф. Муҳтасари қонунномаи Сосониён [Матн] / А.Ф. Холиқов. – Душанбе: Эр-граф, 2015. – 156 с.
- [18]. Холиқов, А.Ф. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон [Матн] / А.Ф. Холиқов. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 380 с.
- [19]. Холиқов, А.Ф. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. Қисми 1 [Матн]: китоби дарсӣ / А.Ф. Холиқов. – Душанбе: Матбуот, 2002. – 301 с.
- [20]. Ҳасанов, С., Ҳасанов, М. Назарияи давлат ва ҳуқуқ [Матн]: китоби дарсӣ / С. Ҳасанов, М. Ҳасанов. – Душанбе: Илм, 2017. – 496 с.
- [21]. Шарипов, Т.Ш., Азимов, Н.Б., Камолов, З.А., Насриддинов, М.Н. Ҳуқуқи чиноятӣ. Қисми умумӣ [Матн]: курси муҳтасари лексияҳо / Т.Ш. Шарипов, Н.Б. Азимов, З.А. Камолов, М.Н. Насриддинов. – Душанбе, 2010. – 256 с.

- [22]. Шарипов, Т.Ш., Сафарзода, А.И., Камолов, З.А. Холиқзода, Ш.Л., Зокирзода, З.Х., Зиёбоева, М.Н. Ҳуқуқи чиноятӣ. Қисми умумӣ [Матн]: китоби дарсӣ. Нашри 5-ум, такмилёфта / Т.Ш. Шарипов, А.И. Сафарзода, З.А. Камолов, Ш.Л. Холиқзода, З.Х. Зокирзода, М.Н. Зиёбоева. – Душанбе, 2020. – 223 с.
- [23]. Шарипов, Т.Ш., Сафарзода, А.И., Камолов, З.А., Холиқзода, Ш.Л., Зокиров, З.Х., Зиёбоева, М.Н. Ҳуқуқи чиноятӣ: қисми умумӣ [Матн]: нашри 4-ум, такмилдодашуда / Т.Ш. Шарипов, А.И. Сафарзода, З.А. Камолов, Ш.Л. Холиқзода, З.Х. Зокиров, М.Н. Зиёбоева. – Душанбе, 2019. – 222 с.

II. Статьи и доклады

- [24]. Азизов, У.А. Наказание как основное средство воздействия на общественно опасные деяния и его историческая роль в регулировании общественных отношений [Текст] / У.А. Азизов // Правовая жизнь. – 2016. – №3. – С. 20-32.
- [25]. Азизов, У.А. Некоторые особенности развития института наказания в уголовном праве зороастрийского периода [Текст] / У.А. Азизов // Правовая жизнь. – 2014. – №4 (8). – С. 92-101.
- [26]. Азизов, У.А. Современные подходы к классификации преступлений в государствах таджиков в период зороастризма [Текст] / У.А. Азиззода // Российское государство и право. – 2016. – №1. – С. 36-38.
- [27]. Буризода, Э.Б., Менглиева, Н.А. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений нормами Австро и мусульманского права [Текст] / Э.Б. Буризода, Н.А. Менглиева // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2020. – №3 (47). – С. 13-21.
- [28]. Диноршоев, А.М., Саъдизода, Ҷ. Андешаи ҳуқуқи инсон дар таълимоти динӣ ва фалсафӣ [Матн] / А.М. Диноршоев, Ҷ. Саъдизода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2018. – №2 (10). – С. 29-37.

- [29]. Петелин, А.И. Некоторые методологические проблемы исследования юридической ответственности [Текст] / А.И. Петелин // Проблемы юридической ответственности по социалистическому праву: Межвуз. сб. науч. ст. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1977. – С. 3-23.
- [30]. Раҳимзода, М.З. Доир ба баъзе масъалаҳои таърихи инкишофи соҳибкорӣ ва тиҷорат дар Тоҷикистон [Матн] / М.З. Раҳимзода // Қонунгузорӣ. – 2018. – №03 (31). – С. 6-16.
- [31]. Шарофзода, Р.Ш., Холиков, Н.А. Истоки и особенности становления правовых систем Таджикистана и Китая: сравнительно-правовой анализ [Текст] / Р.Ш. Шарофзода, Н.А. Холиков // Государствоведение и права человека. – 2023. – №2 (30). – С. 16-28.

III. Диссертации и авторефераты

- [32]. Азизов, У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование [Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Азизов Убайдулло Абдуллоевич. – Душанбе, 2015. – 414 с.
- [33]. Бобоева, Н.И. Эволюция государственной власти в историческом Таджикистане (IX-XIV вв.) [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Бобоева Низорамо Идиевна. – Душанбе, 2014. – 200 с.
- [34]. Бобохонов, Ф.А. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ: таҳқиқоти таъриҳӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ [Матн]: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ: 12.00.01 / Бобохонов Фаридун Аламшоевич. – Душанбе, 2022. – 202 с.
- [35]. Бобохонов, Ф.А. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ: таҳқиқоти таъриҳӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ [Матн]: автореф. дис. ... ном. илм. ҳуқуқ: 12.00.01 / Бобохонов Фаридун Аламшоевич. – Душанбе, 2022. – 30 с.

- [36]. Богданова, М.С. Юридическая ответственность. Основания. Виды. Субъекты [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Богданова Марина Станиславовна. – М., 1998. – 187 с.
- [37]. Буриев, И.Б. Действие мусулманского право в дореволюционном Таджикистане (VIII-начало XX вв) [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Буриев Имонкул Бозорович. – Душанбе, 1998. – 244 с.
- [38]. Зокирзода, З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ [Матн]: автореф. дис. ... ном. илм. ҳуқуқ: 12.00.08 / Зокирзода Зафар Хайрулло. – Душанбе, 2020. – 29 с.
- [39]. Зокирзода, З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ [Матн]: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ: 12.00.08 / Зокирзода Зафар Хайрулло. – Душанбе, 2020. – 176 с.
- [40]. Искандаров, Ш.Ф. Становление и развитие специализированных государственных правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Искандаров Шарафджон Фахриддинович. – Душанбе, 2018. – 191 с.
- [41]. Қурбонализода, Н.Ш. Масъалаҳои субъекти ҳуқуқи мадани будани шахсони воқеӣ: ҷиҳатҳои назариявӣ ва амалий дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: дис. ... д-ри илм. ҳуқуқ: 12.00.03 / Қурбонализода Нурулло Шамсулло. – Душанбе, 2023. – 375 с.
- [42]. Мордовец, А.С. Гуманизм как принцип юридической ответственности в советском праве [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мордовец Александр Сергеевич. – М., 1983. – 190 с.
- [43]. Радько, Т.Н. Функции социалистического общенародного права [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Радько Тимофей Николаевич. – Саратов, 1967. – 19 с.
- [44]. Сайдизода, Ҷ. Ташаккулёбии фарҳанги ҳуқуқи инсон дар шароити эъмори давлати ҳуқуқбунёд дар

- Тоҷикистон [Матн]: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ; 12.00.01 / Саъдизода Ҷаҳонғир. – Душанбе, 2017. – 241 с.
- [45]. Тихоненко, И.Н. Основания освобождения от юридической ответственности [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Тихоненко Ирина Николаевна. – М., 1995. – 21 с.
- [46]. Холинова, М.М. Эволюция опеки и попечительства в истории таджикского права [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Холинова Миҷгона Муборакшоевна. – Душанбе, 2018. – 197 с.

IV. Электронные источники [Электронный ресурс]

- [47]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе аз 23-юми апрели соли 2014 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.prezident.tj/node/6598> (санаи муроҷиат: 28.12.2023).
- [48]. Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо аҳли илм ва маорифи кишвар [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.prezident.tj> (санаи муроҷиат: 19.07.2024).

ФИШУРДА

ба диссертатсия Азимзода Фирдавс Ақбаралій дар мавзуи
«Хуқуқвайронкунй ва қавобгарии хуқуқи мувофиқи Вандидод»

Вожаҳои калидӣ: хуқуқвайронкунй, қавобгарии хуқуқӣ, низоми ҳуқуқи зардуштӣ, Авесто, Вандидод, ҷиноят, ҷазо, намудҳои хуқуқвайронкунй, таснифоти қавобгарӣ, қавобгарии ҷиноятӣ, қавобгарии маданиӣ, қавобгарии конститутсионӣ, қавобгарии интизомӣ, қонунгузории амалкунанда.

Мақсади таҳқиқот таҳдили ҳамаҷонибай ҳуқуқвайронкунй ва қавобгарии хуқуқӣ тибқи Вандидод мебошад ва он имкон медиҳад, ки вижагиҳои ҳоси мавзуи мавриди назар муайян карда шуда, мағҳум, мақсади иҷтимоӣ, усулҳои амалий ва таъсири мутақобилаи он бо қонунгузории мусоири ҶТ ошкор карда шавад.

Асосҳои методологий таҳқиқоти диссертациониро усулҳои умумиилмӣ ва маҳсуси ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд. Аз ҷумла, дар таҳқиқи диссертатсия усулҳои диалектикаӣ, мантиқӣ-забонӣ, оморӣ, шаклӣ-ҳуқуқӣ, муқоисаи давлативу ҳуқуқӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ бештар истифода гардидаанд.

Дар рисола масъалаи ҳуқуқвайронкунй ва қавобгарии ҳуқуқӣ мутобиқи Вандидод мавриди таҳқиқи назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ қарор дода шудааст. Муаллиф атрофи ҳуқуқвайронкунй ва қавобгарии ҳуқуқӣ тибқи Вандидод таҳқиқот гузаронида, меъёрҳои ҳуқуқии онро бо меъёрҳои қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳдил қарор дода, дар натиҷа, хулосаҳои илман асоснок манзур кардааст. Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, навғонии рисолаи илмӣ ва натиҷаҳои ҳалли вазифаҳои гузошташударо инъикос менамоянд, ки онҳо чунинанд: бори аввал низоми ҳуқуқии зардустия ва арзишҳои башарии он мавриди омӯзиши монографӣ қарор дода шуд; ташаккулу инкишофи ҳуқуқвайронкунй ва қавобгарии ҳуқуқӣ дар низоми ҳуқуқии зардустия бори аввал баррасӣ гардида, муайян карда шуд; нахустин бор Вандидод ҳамчун сарчашмаи таърихӣ-ҳуқуқӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта, мағҳум ва таснифоти ҳуқуқвайронкунй тибқи он ошкор карда шуд; бори аввал мағҳум ва таснифоти қавобгарии ҳуқуқӣ тибқи Вандидод ошкор ва таносуби он бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд; тавсияҳо барои ҳалли мушкилоти қонунгузорӣ, назария ва амалияи ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба мавзуи таҳқиқшаванда пешниҳод карда шуданд; Вандидод ҳамчун заминai таърихӣ-ҳуқуқии қонунгузории миллӣ баррасӣ шуда, умумият ва тафовути меъёрҳои қонунгузории соҳавии ҟТ бо меъёрҳои Вандидод муайян карда шуд.

Таҳқиқоти пешниҳодшуда метавонад дар раванди таълими фанҳои «Назарияи давлат ва ҳуқуқ», «Ҳуқуқи инсон», «Ҳуқуқи ҷиноятӣ», «Ҳуқуқи маъмурӣ» «Ҳуқуқи маданиӣ», «Ҳуқуқи оила» ва ғайра истифода шаванд. Ҳамзамон, дар фаъолияти ҳуқуқҷодоркунӣ ҷиҳати такмили қонунгузории кишвар, аз қабили қонунгузории ҷиноятӣ, маданиӣ, оиласӣ, интизомӣ метавон хулосаву пешниҳодҳои таҳқиқотро вобаста ба масъалаи ҳуқуқвайронкунй ва қавобгарии ҳуқуқӣ истифода бурд.

АННОТАЦИЯ

к диссертации Азимзода Фирдавса Акбарали на тему «Правонарушение и юридическая ответственность по Вандидоду»

Ключевые слова: правонарушение, юридическая ответственность, зороастрийская правовая система, Авеста, Вандидод, преступление, наказание, виды правонарушений, классификация ответственности, уголовная ответственность, гражданская ответственность, конституционная ответственность, дисциплинарная ответственность, действующее законодательство.

Цель исследования провести всесторонний анализ правонарушений и юридической ответственности согласно Вандидоду, чтобы определить специфические особенности данной темы, выявить её понятие, общественное значение, практические методы и взаимное влияние на современное законодательство РТ.

Методологической основой диссертационного исследования являются общенаучные и специальные юридические методы. В ходе работы наиболее широко применялись диалектический, логико-лингвистический, статистический, формально-юридический, сравнительно-правовой и историко-правовой методы.

В диссертации вопрос о правонарушении и юридической ответственности в соответствии с Вандидодом рассматривается с теоретической и историко-правовой точек зрения. Автор проводит исследование вокруг правонарушений и юридической ответственности, по Вандидоду, сравнивает правовые нормы с действующим законодательством Республики Таджикистан и делает научно обоснованные выводы. Основные положения выносимые на защиту, отражают новизну научного труда и результаты решения поставленных задач, которые они такие: впервые зороастрийская правовая система и её человеческие ценности стали предметом монографического исследования; впервые был рассмотрен процесс формирования правонарушений и юридической ответственности в зороастрийской правовой системе; Вандидод впервые был изучен как историко-правовой источник, раскрыты его понятие и классификация правонарушений; впервые были раскрыты понятие и классификация юридической ответственности, по Вандидоду и её соотношение с законодательством Республики Таджикистан; были предложены рекомендации по решению проблем законодательства, правовой теории и практики Республики Таджикистан в соответствии с темой исследования; Вандидод был рассмотрен как историко-правовая основа национального законодательства, определены общие и отличительные черты правовых норм в области законодательства РТ по сравнению с нормами Вандидода.

Проведённое исследование может быть использовано в процессе обучения по дисциплинам «Теория государства и права», «Права человека», «Уголовное право», «Административное право», «Гражданское право», «Семейное право» и другим. Кроме того, выводы и предложения исследования могут быть использованы в законотворческой деятельности для совершенствования законодательства страны, в частности уголовного, гражданского, семейного, административного законодательства.

ANNOTATION
**on the dissertation of Azimzoda Firdavs Akbarali on the topic «Offense
and legal responsibility according to Vandidod»**

Key words: offense, legal liability, Zoroastrian legal system, Avesta, Vandidod, crime, punishment, types of offenses, classification of liability, criminal liability, civil liability, constitutional liability, disciplinary liability, current legislation.

The purpose of the study is a comprehensive analysis of the offense and legal liability according to Vanidod, which will allow identifying the specific features of the topic under consideration, revealing its concept, social purpose, methods of implementation, as well as its interaction with the modern legislation of the Republic of Tajikistan.

The methodological basis of the dissertation research is general scientific and special legal methods. In the course of the work, dialectical, logical-linguistic, statistical, formal-legal, comparative-legal and historical-legal methods were most widely used.

The dissertation is devoted to the issue of offense and legal liability according to Vandidod. In the course of his research, the author conducted a study of the offense and legal liability according to Vandidod, subjected its legal norms to a comparative legal analysis with the norms of the legislation of the Republic of Tajikistan, as a result of which he made scientifically substantiated conclusions. The main provisions of the dissertation, which are submitted for defense, reflect the novelty of the scientific dissertation and the results of solving the set tasks, which can be divided into the following groups: for the first time, the Zoroastrian legal system and its universal values were subjected to a monographic study; for the first time, the formation and development of offense and legal liability in the Zoroastrian legal system were considered and defined; for the first time, Vandidod was studied as a historical and legal source, the concept and classification of offense according to Vandidod were revealed; for the first time, the concept and classification of legal liability according to Vandidod were revealed and its relationship with the legislation of the Republic of Tajikistan was determined; for the first time, legal liability according to Vandidod and its relationship with the legislation of the Republic of Tajikistan were defined; Recommendations are given for solving problems of legislation, legal theory and practice of the Republic of Tajikistan related to the topic under study; Vandidodu is considered as a historical and legal basis of national legislation, the commonalities and differences of the norms of sectoral legislation of the Republic of Tajikistan with Vandidodu are determined.

The proposed study can be used in the educational process in the subjects «Theory of State and Law», «Human Rights», «Criminal Law», «Administrative Law», «Civil Law», «Family Law», etc. At the same time, the conclusions and proposals of the study on the problem of offenses and legal liability can be used in lawmaking activities to improve the country's legislation, in particular criminal, civil, family, disciplinary.